

Дар Вазорати адлияи  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
№531 “а”, аз 15 ноябри соли 2017  
“ба қайд гирифта шудааст”

Бо Қарори Раёсати Бонки  
миллии Тоҷикистон  
аз “29” сентябри с.2017, №129  
“тасдиқ шудааст”

**Дастурамали № 227**  
**Оид ба корҳои хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон**  
**ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ**

Дастурамали №227 “Оид ба корҳои хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ” (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”, моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”, моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонки исломӣ” ва моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд” таҳия шуда, тартиби хизматрасонии хазинавиरो дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ муайян менамояд.

**БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- Бонки миллии Тоҷикистон - Дастгоҳи марказӣ ва шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон;
- ташкилотҳои қарзии молиявӣ – ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалӣ менамоянд;
- ташкилотҳои қарзӣ – шахсони ҳуқуқие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд;
- ташкилотҳои қарзии исломӣ – шахсони ҳуқуқие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии исломии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд;
- Хазинаи марказии Департаменти муомилоти пулӣ ва амалиёти хазинадории Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд- Хазинаи марказӣ) – воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон;
- пулҳои нақд - пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо;

- низоми автоматишудаи бонкӣ - маҷмӯи барномаҳо ва таъминоти техникӣ барои автоматикунонии фаъолияти бонкӣ;

- равзанаи ягонаи хизматрасонии муштарӣ – муттаҳид намудани ҳамаи иттилооти бонкӣ дар бораи муштарӣ бо мақсади фароҳам овардани имконияти расонидани якчанд хизматрасонӣ ба муштарӣ тавассути як амалиётгар (оператор);

- роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон – роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва мудирони шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон .

## БОБИ 2. ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ ХАЗИНАВӢ ДАР БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

2. Бонки миллии Тоҷикистон танҳо ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва дигар шахсони ҳуқуқие, ки ба онҳо мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кушодани суратҳисоб дар Бонки миллии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, хизматрасонии хазинавиرو амалӣ менамояд. Барои хизматрасонии хазинавӣ мутобиқи тарифҳои Бонки миллии Тоҷикистон аз ташкилотҳои қарзии молиявӣ (минбаъд-муштариён) ҳаққи хизмат ситонида мешавад.

3. Ҳамлу нақли дороиҳое, ки аз хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба муштариён бароварда мешаванд ва ё ба он ворид карда мешаванд, танҳо ба воситаи воҳиди ҳамлу нақли Департаменти муомилоти пули ва амалиёти хазинадорӣ Дастгоҳи марказӣ (минбаъд – воҳиди ҳамлу нақл) ва шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

4. Дар Хазинаи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон хазинаҳои муомилот ташкил карда мешаванд ва бо иҷозати Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон фонди эмиссионии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои ба муомилот бароварданашуда, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои аз муомилот барои нигоҳдорӣ гирифташуда таъсис дода мешавад.

5. Масъулияти нигоҳдорӣ пулҳои нақд ва дигар дороиҳо ба зиммаи кормандони Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҷавобгарии моддӣ доранд ва бо онҳо шартнома дар бораи ҷавобгарии пурраи моддӣ баста шудааст, воғузур карда мешавад.

6. Хазинаи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон бо тартиби муқарраркардаи Дастурамали мазкур бо хазинаи муомилот амалиёт анҷом медиҳанд.

7. Хизматрасонии хазинавии муштариёни Бонки миллии Тоҷикистон дар давоми рӯзи амалиётӣ иҷро карда мешавад.

Дар Хазинаи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзии

молиявӣ супоридашуда танҳо баъд аз тафтиши бастаҳо ва дастаҳо бо муқоисаи миқдори пулҳои қоғазӣ бо навиштаҷоти рӯйбастҳо, тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспи халтачаҳо қабул карда мешаванд ва бо ҳамин тартиб хароҷот карда мешаванд.

Пулҳои нақди аз ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон воридшаванда ҳатман мавриди бозшумории назоратӣ қарор дода шуда, бо тартиби муқарраршуда мурағаб карда мешаванд.

8. Ҳамаи пулҳои нақди дар давоми рӯзи амалиётӣ қабулшуда бояд ба ҳазинаҳои муомилоти Ҳазинаи марказӣ ва шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ба ҳисоби воридот гузошта шаванд ва ҳуди ҳамон рӯз ин маблағ ба суратҳисобҳои дахлдори муштариён гузаронида шавад.

9. Вазифаҳои асосии Бонки миллии Тоҷикистон дар қори ташкили гардиши пулҳои нақд ва хизматрасонии ҳазинавии муштариён инҳо мебошанд:

-беосеб нигоҳ доштани пулҳои нақд ва дороиҳо дар фондҳои эмиссионӣ ва ҳазинаҳои муомилот;

-сари вақт ва пурра ба суратҳисобҳои дахлдори муштариён гузаронидани пулҳои нақде, ки ба ҳазинаҳои муомилоти Бонки миллии Тоҷикистон ворид гардидаанд;

-сари вақт қонеъ намудани дархостҳои муштариён барои гирифтани пулҳои нақд;

-ташкили гардиши самараноки пулҳои нақд бо мақсади кам кардани хароҷот барои амалӣ намудани он;

-назорат аз болои мувофиқати сохтори арзиши номиналии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои дар муомилотбуда ба талаботи гардиши пулҳои нақд;

-назорат аз болои сифати пулҳои нақди дар муомилот қарордошта: навъбандӣ, муоинаи коршоямии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо, ки ба ҳазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ворид гардидаанд;

-назорат аз болои қабул ва ивази пулҳои нақди дорои осеб ва нуқсонҳои корхонаҳои чопи пул ва сикказании тангаҳо;

-риояи талаботи қонунгузории соҳаи бонкӣ, Дастурамали мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон.

### БОБИ 3. ТАРТИБИ НИГОҲДОРӢ, БАҲИСОБГИРИИ ПУЛҲОИ НАҚД ВА ДИГАР ДОРОИҲО

10. Пулҳои нақди ҳазинаи муомилот ва дигар дороиҳо дар бино ё ганҷхонаҳои махсус мучаҳҳазшуда нигоҳдорӣ мешаванд ва таҳти масъулияти шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ мебошанд.

11. Агар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ дорои якчанд ганҷхонаҳо бошанд, бояд ба онҳо рақамҳои тартибӣ гузошта шавад.

12. Дар дохили ганҷхонаҳо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо дар ҷевони филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҳар як ҷевони филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус ва равонакҳо алоҳида аз тарафи мудирӣ хазина бо калид қулф карда мешавад. Калиди ҷевонҳои филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус ва равонакҳо алоҳида дар ганҷхона дар ҷевони мудирӣ хазина нигоҳ дошта мешавад. Ба рафҳои филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо бояд рақамҳои тартибӣ гузошта шаванд. Агар дар ганҷхонаҳо имконияти нигоҳдории пулҳои нақд ва дигар дороиҳо дар ҷевони филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо набошад, пулҳои нақд ва дигар дороиҳоро метавонанд бо халтаҳо бастубанд намуда, нигоҳдорӣ намоянд.

13. Баъди санҷиши ганҷхона аз тарафи шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, пулҳои нақд ва дигар дороиҳои дар он гузошташуда аз тарафи мудирӣ хазина қулф карда мешавад.

14. Муваққатан супоридани пулҳои нақд ва дигар дороиҳои ганҷхонаҳо, муҳрҳои филизӣ, калидҳои ганҷхонаҳо аз як шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ба дигар шахс бо сабаби ба рухсатӣ, сафари хидматӣ рафтан, беморӣ ва дигар сабабҳо бо фармони роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва аз роҳбари шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон бошад, бо иҷозати хаттии Раиси Бонки миллии Тоҷикистон ё муовинони ӯ, ё роҳбари Дастгоҳи марказии ташкилотҳои қарзии молиявӣ сурат мегирад.

15. Ба ҳар як рафи (қатори) ганҷхона, ҷевонҳои филизӣ, рафҳои филизии панҷарадор, сейфҳои махсус ва равонакҳо ки дар он пулҳои нақди хазинаи муомилот нигоҳ дошта мешавад, пас аз анҷоми рӯзи корӣ рӯйхат тартиб дода шуда, дар он санаи рӯз, маблағи бақияи ҳар як арзиши пулҳои нақд қайд карда мешавад. Рӯйхатҳо аз тарафи мудирӣ хазина тартиб ва имзо гардида, дар рафҳои филизии панҷарадор якҷоя бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо ё дар ҷузвдони алоҳида дар ганҷхона нигоҳ дошта мешаванд.

Пас аз ҳар як амалиёти гузоштан ё гирифтани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо аз хазинаи муомилот, шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо вазифадоранд, ки мавҷудияти пулҳои (дороиҳои) нақди дар ганҷхона бударо бо дарназардошти гузоштан ё гирифтани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо санҷиш кунанд.

16. Ҳангоми ба ганҷхонаҳо қабул кардани пулҳои нақд ва дигар дороиҳо шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо чунин мушаххасотро шахсан бояд санҷанд:

- бастаҳои пурра, нопурра ва омехтаи пулҳои қоғазиро аз рӯи теъдоди дастаҳо, аз рӯи арзиш ва навиштаҷоти рӯйбастҳо; тангаҳоро аз рӯи навиштаҷоти барчаспи халтача, беосебии муҳри сурбӣ ва намоён будани нақши муҳранбӯрҳо ё клише;

- китобчаҳои чек, амонатгузори ва расидро бо бастабандии дурусти корхонаҳои чоп ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз рӯи бастаҳо бе бозшумории варақ ба варақ;

- дигар дороиҳо (бо арзиши шартӣ ё асосӣ) бо назардошти ҳисобкунии донагӣ ва варақ ба варақ.

17. Дар ганҷхона пулҳои нақди ҳазинаи муомилот дар бастаҳо ва халтачаҳои корхонаҳои чопи пулҳои қоғазӣ ва сикказании тангаҳо, Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ нигоҳ дошта мешаванд.

18. Пулҳои нақди ҳазинаи муомилот метавонанд аз ганҷхонаҳо барои анҷом додани бозшумории назоратӣ, навъбандии онҳо ва санҷиш ба ҳазинаи бозшуморӣ бароварда шаванд, ҳангоми дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ мавҷуд набудани ҳазинаи бозшуморӣ ба утоқи кории ҳазинадор бароварда шаванд.

19. Пулҳои нақд ва дигар дороиҳои ҳар як ганҷхона, ҳамчунин асъор ва ҳуҷҷатҳои пардохтӣ бо асъор дар китобҳои алоҳидаи 0482120 “Китоби қайди дороиҳои ҳазинаи муомилот” ба ҳисоб гирифта мешаванд. Китобҳо аз тарафи мудирӣ ҳазина пеш бурда мешаванд.

20. Дурустии гардиш ва бақияи дар китобҳо қайдшуда ҳамарӯза бо имзои шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо тасдиқ карда мешавад. Шарҳу ислоҳ дар китобҳо бо имзои шахсони мазкур тасдиқ мегардад.

21. То маҳкам намудани ганҷхона бақияи умумии пулҳои нақд ва дигар дороиҳо барои оғози рӯзи дигари амалиётӣ дар китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои ҳазинаи муомилот” оид ба ҳар як ҳисоб, қайд карда мешаванд. Китобҳо дар давоми рӯз дар назди мудирӣ ҳазина ва баъди ба охир расидани рӯз дар ганҷхона нигоҳ дошта мешавад.

22. Пеш аз маҳкам намудани ганҷхона шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо уҳдадоранд дар ганҷхонаҳо санҷиш намоянд:

- мавҷудияти ҳамаи дороиҳо, китобҳо ва ҳуҷҷатҳое, ки бояд дар ганҷхона нигоҳдорӣ шаванд;

- мувофиқати бақияи пулҳои нақди ҳазинаи муомилот ва дигар дороиҳо бо маълумотҳои ҳисобдорӣ муҳосибавӣ ва бақияҳои дар рӯйхатҳо нишондода ва китоби 0482120 - “Китоби қайди дороиҳои ҳазинаи муомилот”;

- кулф будани ҳамаи ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, баста будани халтаҳо барои ҳамлу нақл;

- хомӯш будани ҳамаи асбобҳои барқӣ.

23. Сармуҳосиб ва шахси онро ивазкунанда уҳдадоранд, ки бақияи дороиҳои дар китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилот” навиштаро бо маълумоти бақияи ҳисобҳои дахлдори ҳисобдории муҳосибавӣ муқоиса намоянд.

24. Ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, халтаҳои барои ҳамлу нақл ва нигоҳдории дороиҳо истифодашаванда баъди ба охир расидани иҷрои амалиёт новобаста аз будан ё набудани дороиҳо дар онҳо, бояд кулф (маҳкам) карда шаванд. Дар дохили ганҷхонаҳо ба истиснои ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз, нигоҳ доштани дигар маводҳо, ҳуҷҷатҳо, ки дар китоби 0482120 қайд нашудаанд, манъ аст.

#### БОБИ 4. ТАРТИБИ КУШОДАН ВА МАҲКАМ НАМУДАНИ ГАНҶХОНАҲО

25. Даромадан ба ганҷхонаҳо фақат ба шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, ки калид ва муҳри ганҷхонаро доранд, иҷозат дода мешавад.

26. Кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ метавонанд ба ганҷхонаҳо фақат бо иҷозати роҳбар, муовине, ки ба ӯ ҳуқуқи анҷоми амалиёт бо пулҳои нақд дода шудааст ва танҳо дар ҳузури шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дароянд. Кормандоне, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ кор намеkunанд, метавонанд ба ганҷхонаҳо дар ҳузури шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар асоси рухсатномаи Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ворид шаванд.

27. Дар рӯзҳои корӣ тамоми ганҷхонаҳо кушода ва мавриди азназаргузаронии шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо новобаста аз он, ки амалиёт бо дороиҳо сурат гирифтааст ё не, қарор мегиранд. Баъд аз он ганҷхонаҳо бо тартиби дар банди 31 Дастурамали мазкур пешбинишуда маҳкам ва муҳр карда мешаванд.

28. Дар рӯзҳои истироҳат кушодан ва маҳкам намудани ганҷхонаҳо дар асоси Фармони раиси (раиси ё роҳбарияти Дастгоҳи марказии) Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ амалӣ карда мешавад.

29. Дари ганҷхонаҳои дорои кулфҳои электронӣ, ки бо маҷмӯи барнома ва таъминоти техникӣ автоматишуда идора карда мешаванд, муҳргузорӣ карда намешаванд.

30. Дари ганҷхонаҳои дорои қулфҳои электронӣ ва механикӣ, ки рамзҳои тағйирёбанда ва тағйирнаёбанда доранд, бо дарҳои қулфдори ганҷхонаҳои бо калид маҳкамшаванда баробар мебошанд. Агар дар давоми рӯзи корӣ дар ин гуна ганҷхонаҳо бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо амалиёт гузаронида нашавад, бояд онҳо бо калид маҳкам ва бо сурғуч муҳргузорӣ карда шаванд.

Дар вақтҳои ғайрикорӣ дари ганҷхонаҳо бо калид маҳкам ва бо муҳрҳои шахсони масъули нигоҳдории дороиҳо бо истифода аз сурғуч муҳргузорӣ карда мешаванд.

Ҳангоми иҷрои амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо калидхоро дар дохили сӯроҳии қулфи ганҷхонаҳо мондан манъ аст.

31. Бо анҷом ёфтани рӯзи корӣ ганҷхонаҳо бо се калид қулф гардида, муҳрҳои се шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар ҳузури посбон гузошта мешаванд.

Калиди ганҷхонаҳо бояд дар ихтиёри шахсони зерин нигоҳ дошта шаванд:

- калиди якум - дар ихтиёри мудирӣ хазина ё шахси масъули онро ивазкунанда;

- калиди дуюм - дар ихтиёри роҳбари (муовини) Хазинаи марказӣ, шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзии молиявӣ (Дастгоҳи марказӣ ва филиалҳо) ё шахси масъули онро ивазкунанда;

- калиди сеюм - дар ихтиёри сармуҳосиб ё шахси масъули онро ивазкунанда.

Муҳрҳо бевосита аз тарафи шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар болои ресмон ба тахтачаи махсус барои муҳр бо тартиби зерин баъди гиреҳи ресмон гузошта мешаванд:

- якум – муҳри мудирӣ хазина ё шахси масъули онро ивазкунанда;

- дуюм – муҳри сармуҳосиб ё шахси онро ивазкунанда;

- сеюм – муҳри роҳбари (муовини) Хазинаи марказӣ, шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзии молиявӣ (Дастгоҳи марказӣ ва филиалҳо) ё шахси масъули онро ивазкунанда.

Ресмони яклухти бегиреҳ ба дохили гӯшаҳои дари ганҷхона тавре гузаронида мешавад, ки бе осеб расонидан ба ресмон ва муҳр дар кушода нашавад. Барои муҳргузории ганҷхонаҳо бояд фақат сурғуч истифода карда шавад. Дар ин маврид баъд аз муҳргузорӣ бояд нақши муҳр пурра хонда шавад.

32. Ҳангоми қабули ганҷхонаҳои муҳршуда посбон аввал нақши муҳрхоро бо намунаи онҳо муқоиса намуда, дар китоби 0482161-“Китоби қайди кушодану бастан ва муҳргузории ганҷхонаҳо, ҷевонҳои насӯзанда ва дигар хазинаҳои пулӣ” имзо мегузорад. Намунаи нақши муҳрҳо, ки барои

муҳргузории дари ганҷхонаҳо истифода мегардад, бо қайд дар китоби 0482161-“Китоби қайди кушодану бастан ва муҳргузории ганҷхонаҳо, ҷевонҳои насӯзанда ва дигар хазинаҳои пулӣ” ба посбон супорида мешавад.

33. Баъди қабул ва супоридани ганҷхона аз тарафи посбон барои нигоҳбонӣ, мудирӣ хазина ба воситаҳои алоқа бо тартиби муқарраргардида ба пулти (маркази ҳидояти) мутамаркази Хадамоти посбонӣ оид ба омода будани ганҷхона барои пайваст кардан ба сигналдиҳии посбонӣ хабар дода, тасдиқи онро дар бораи пайваст гардидани васоити сигналдиҳии посбонии ганҷхона ба пулт мегирад. Ба шахсони дигар бовар кардани ин вазифа манъ аст.

Дар ҳолати мавҷуд будани сигналдиҳии посбонии электронӣ хабар расонидан ба пулти (маркази ҳидояти) мутамаркази Хадамоти посбонӣ зарурат надорад.

34. Пеш аз кушодани ганҷхонаҳо шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар ҳузури посбон мавҷуд набудани вайронии дарҳо, қулфҳо, ресмон ва муҳрҳо, инчунин гӯшаҳои кафшершудае, ки аз сӯрохи онҳо ресмон гузаронида мешавад, аз назар гузаронида, баъд аз он дар китоби 0482161-“Китоби қайди кушодану бастан ва муҳргузории ганҷхонаҳо, ҷевонҳои насӯзанда ва дигар хазинаҳои пулӣ” дар бораи аз посбон қабул кардани беосебии нақши муҳрҳое, ки ганҷхонаҳо муҳргузорӣ шудаанд ва қабули намунаи муҳрҳо аз посбон имзо мекунанд.

Тахтачаи муҳрҳо бо роҳи буридани як тоби ресмон ҷудо карда мешавад. Нақши муҳрҳо баъд аз муоинаи ганҷхона аз тарафи мудирӣ хазина нобуд карда мешаванд.

35. Дар ҳолати вайрон будани дарҳо, қулфҳо, ресмон ё муҳрҳо ва инчунин мавҷуд будани аломатҳои кӯшиши дохилшавӣ ба ганҷхона, феврал пеш аз кушодани он роҳбари Хазинаи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ё роҳбари ташкилотҳои қарзии молиявӣ, намояндаи шуъбаи (бахши) воҳидҳои муҳофизаи (посбонии) назди мақомоти қарзии дохилӣ даъват гардида, бо имзои ҳамаи шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, посбон ва намояндаи посбонӣ санад тартиб дода мешавад. Ҳамзамон дар ин ҳусус ба роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ё Дастгоҳи марказии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва мақомоти қарзии дохилӣ хабар дода мешавад.

Тоби ресмони тахтачаи муҳрдор дар ҳузури посбон, намояндагони посбон ва мақомоти қарзии дохилӣ бурида мешавад.

36. Баъди кушодани ганҷхона бояд ба беосебии деворҳо, фарш, сақф, инчунин дари рафҳо боварӣ ҳосил намуда, ҳангоми беосеб будани онҳо нақши муҳрҳоро нобуд карда мешавад. Дар ҳолати шубҳанок будани муҳофизати дороиҳо зарур аст, ки мавҷудияти дороиҳо санҷида шуда, санад



тартиб дода шавад. Агар дороиҳои нақди воқеӣ бо маълумоти ҳисобдорӣ мувофиқат кунанд, нақши муҳрҳо баъди имзои санад нобуд карда мешавад. Ҳангоми мавҷуд будани фарқият тахтачаи нақши муҳрҳо ба мақомоти корҳои дохилӣ супорида мешавад.

37. Дар сурати баъди қабули ганҷхона аз посбон ва кушодани он ошкор шудани вайронии девор, фарш, сақфи он:

- Ҳазинаи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ба роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва мақомоти корҳои дохилӣ хабар медиҳанд;

- Дастгоҳи марказӣ ва филиалҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ва Дастгоҳи марказии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва мақомоти корҳои дохилӣ хабар медиҳанд;

- санчиши мавҷудияти дороиҳо гузаронида шуда, санад тартиб дода мешавад;

- тахтачаи нақши муҳрҳо ба мақомоти корҳои дохилӣ супорида мешавад.

38. Дар бораи тамоми ҳолатҳои кӯшиши дохилшавӣ ба ганҷхона ва усулҳои анҷом додани он ба Бонки миллии Тоҷикистон ва Дастгоҳи марказии ташкилотҳои қарзии молиявӣ хабар дода мешавад.

## БОБИ 5. ТАЛАБОТ БА БИНО БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО ПУЛҲОИ НАҚД, ДОРОИҲО ВА ВОСИТАҲОИ БАРНОМАВИЮ ТЕХНИКИИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ МОЛИЯВӢ

39. Қарори банақшагирии бино барои гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо ва воситаҳои барномавию техникӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ қабул карда мешавад.

40. Бино барои анҷом додани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо тарзе ҷойгир мешавад, ки имконияти ба он даромадани шахсони бегона, аз ҷумла кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва воҳидҳои сохтории онҳо, ки ба гузаронидани амалиёт бо пули нақд алоқамандӣ надоранд, инчунин аз тарафи ин шахсон мушоҳида шудани ҳамлу нақли пули нақд дар байни ҳучраҳо барои анҷом додани амалиёт бо дороиҳо ғайриимкон бошад.

41. Агар дар бинои ҷойгиршудаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ дигар ташкилотҳо низ воқеъ бошанд, дар ин сурат ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо баромадгоҳи алоҳида месозанд, ки он аз тарафи дастаи посбонии (ё хадамоти бехатарии) ташкилотҳои қарзии молиявӣ ё бо воситаҳои техникӣ муҳофизат ва наворгиранда назорат карда мешавад.

42. Масоҳати бино барои гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд ва дороихоро ташкилотҳои қарзии молиявӣ бо дарназардошти зарурати ҳаҷми банақшагирифташудаи пулҳои нақд бо шартҳои риояи қоидаҳои амнияти сӯхторнишонӣ ва меъёрҳои санитарӣ (беҳдошті) муайян мекунанд.

43. Мустаҳкамии техникии бино барои гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороихо бояд беҳатарии ҳаёти кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ҳифзу нигоҳдории пулҳои нақд ва дороихоро таъмин намояд, ки он ба воситаи маҷмӯи воситаҳои муҳофизатӣ (беҳатарӣ) тибқи талаботи муқарраркардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

44. Бино барои нигоҳдории пулҳои нақд ва дигар дороихо метавонад аз утокҳои зерин иборат бошад:

- ганҷхона бо ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, халтаҳо барои ҳамлу нақли пулҳои нақд;

- пешайвони ганҷхона дар даромадгоҳи ҳазинаи пулҳои нақд ва дигар дороихо;

- роҳравҳои назоратӣ, ки қад-қадӣ деворҳои ҳазинаи пулҳои нақд ва дигар дороихо ҷойгир шудаанд, ба деворҳои берунии бино ё ба деворҳои утоқи ташкилотҳои берунӣ бевосита ҳамшафат, аз пешайвони ганҷхона роҳи даромад доранд.

45. Ганҷхона метавонад утоқи махсуси бо сейфҳо мучаҳҳазшудае бошад, ки мустаҳкамии сейфҳои дохили он аз мустаҳкамии дараҷаи якуми тобоварӣ ба шикаст кам набошад.

46. Дар сурати мавҷуд набудани ганҷхона, амалиётҳои ҳазинавӣ танҳо рӯзона гузаронида шуда, пулҳои нақд дар сейфҳои, ки мустаҳкамии онҳо аз мустаҳкамии дараҷаи сеюми тобоварӣ ба шикаст кам нест, нигоҳ дошта мешавад.

47. Бино барои гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороихо бояд бо сигнализатсияи муҳофизатӣ сӯхторнишонӣ ва хатар, ки ба дидбонгоҳи муҳофизаи (посбонии) ташкилотҳои қарзии молиявӣ пайваст шудааст, мучаҳҳаз бошад.

48. Дар нуктаи марказии муҳофизатӣ, ки муҳофизати ташкилотҳои қарзии молиявиро амалӣ менамояд ва дорои пулти мутамаркази назорат ва гурӯҳи зудамал буда, саривақт ба сигнали муҳофизатӣ сӯхторнишонӣ ё ба сигнали таҷҳизоти сӯхторнишонии худкор (автоматӣ) ва сигнали хатар ҷавоб медиҳад, сигнали дастаҷамъии бино барои анҷом додани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороихо насб карда мешавад. Дар ин маврид бояд барои феврал ба мақомоти қарзии дохилӣ хабар додани маълумоте, ки ба нуктаи марказии муҳофизатӣ ворид мегардад, имконият бошад. Ганҷхонаҳои

ташкilotҳои қарзии молиявӣ метавонанд бо воситаҳои сигналдиҳии муҳофизатию сӯхторнишонӣ ва сигнали хатари худкор (автоматӣ) муҷаҳҳаз бошанд.

49. Намудҳои (моделҳои) воситаҳои барномавию техникӣ, тартиби насби таҷҳизоти сигнализатсияи бехатарӣ ва ташкили муҳофизат аз тарафи ташкilotҳои қарзии молиявӣ муайян карда мешавад.

Талабот нисбат ба мустаҳкамии техникии утоқи воситаҳои барномавию техникӣ низ аз тарафи ташкilotҳои қарзии молиявӣ муайян карда мешавад.

50. Амалиёт барои ворид намудан ва гирифтани пулҳои нақд, аз тарафи пулрасонҳо ва кормандони хазинавӣ дар утоқҳои, ки бо воситаҳои барномавию техникӣ барои гузаронидани чунин амалиёт таъиншуда муҷаҳҳаз шудаанд, гузаронида мешавад.

51. Сатҳи мустаҳкамии техникии бино барои гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо, истифодаи воситаҳои бехатарӣ, аз ҷумла сейфҳо, воситаҳои барномавию техникӣ, сохтори сигнализатсияи сӯхторнишонӣ муҳофизатӣ ё таҷҳизоти сӯхторнишонии худкор (автоматӣ) ва сигнали бонги хатар аз ҷониби ташкilotҳои қарзии молиявӣ дар якҷоягӣ бо ташкilotе, ки онро посбонӣ мекунад, муайян карда мешавад.

52. Ташкilotҳои қарзии молиявиро метавонад ташкilotи хусусии посбоникунандае, ки барои ин гуна фаъолият иҷозатнома дорад, воҳидҳои мақомоти қарзии дохилӣ дар асоси шартномаи бо ташкilotҳои қарзии молиявӣ басташуда, инчунин хадамоти амнияти худи ташкilotҳои қарзии молиявӣ муҳофизат ва посбонӣ намоянд.

53. Ташкilotҳои қарзии молиявӣ, дар хусуси ба талаботи Дастурамали мазкур ҷавобгӯ будани бино барои анҷом додани амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо, таҷҳизот ва барномаҳо, ки дар ганҷхонаҳои ташкilotҳои қарзии молиявӣ ва воҳидҳои сохтории онҳо истифода мегарданд, пеш аз ба қор оғоз намудан бояд иҷозати Бонки миллии Тоҷикистонро гиранд.

## БОБИ 6. ТАШКИЛИ ҚОРИ ХАЗИНА

54. Барои иҷрои вазифаҳо оид ба хизматрасонии хазинавии муштариён ва қорқарди пулҳои нақд, дар сохтори Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкilotҳои қарзии молиявӣ шуъбаи амалиёти хазинавӣ ташкил карда мешавад, ки он аз воҳидҳои сохтории зерин иборат буда метавонад: хазинаҳои воридот, хароҷот, воридоту хароҷот, бозшуморӣ, бегоҳӣ, шабона, инчунин утоқ барои гузаронидани амалиёт бо маснуоти тилло ва сангҳои қиматбаҳо (баҳогузорӣ), утоқ барои қабул ва супурди пули нақду дороиҳо ба пулрасонҳо, утоқи бозшуморӣ барои муштариён ва утоқи бехдошт (барои нигоҳдории ҷиҳози шахсӣ). Мақсаднокии ташкили сохторҳои мазкур ва

миқдори онҳо аз ҷониби роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ бо дарназардошти шумораи муштариён ва ҳаҷми амалиёти хазинавӣ муайян карда мешавад.

55. Ба шуъбаи амалиёти хазинавӣ мудирӣ хазина роҳбарӣ менамояд. Ҳангоми зиёда аз 3 воҳид корманд мавҷуд будан, вазифаи сардори шуъбаи амалиёти хазинавӣ ҷорӣ карда мешавад. Мудирӣ хазина (сардори шуъбаи амалиёти хазинавӣ) ба шуъба роҳбарӣ менамояд ва кори кормандони шуъбаро назорат менамояд.

56. Роҳбари воҳиди сохтории муомилоти пулӣ ва амалиёти хазинадории Дастгоҳи марказӣ, шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ уҳдадор аст:

- таъмини дақиқ ва саривақтии хизматрасонии хазинавии муштариён;
- ташкили нигоҳдории дороиҳои воғузуршуда ва таъмини комилан беосеб нигоҳ доштани онҳо;
- фароҳам овардани шароити зарурие, ки ба риояи дурусти тартиби муқарраршудаи қабул, коркард, нигоҳдорӣ, додани пулҳои нақд ва дигар дороиҳо аз хазинаҳо ва ганҷхонаҳо мусоидат намояд;
- гузаронидани чораҳои зарурӣ оид ба роҳ надодан ба ҳисоби ғалат, дуздӣ ва суиистифода дар кори хазина;
- баррасии ҳар як ҳодисаи ҳисоби ғалат, дуздӣ, хатогиҳои дигар ва суиистифода, ситонидани зарари расонидашуда аз шахсони гунаҳкор тибқи қонунгузории муқарраргардидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- бартараф кардани камбудииҳо, ки дар вақти санҷишҳо ошкор гаштаанд;
- барои баланд бардоштани маҳсулнокии кори кормандони хазинавӣ ба таъмин ва ҷорӣ намудани техника ва технологияҳои муосир мусоидат намояд;
- барои кор бо кормандон ва такмили ихтисоси онҳо чорабиниҳои зарурӣ гузаронад.

57. Ҳамроҳ кор кардани ҳешовандони наздик, агар кори онҳо ба тобеияти бевосита ё тахти назорати яке қарор доштани дигаре вобаста бошад, дар хазина манъ аст.

58. Ҳангоми зарурати муваққатан иваз намудани кормандони алоҳидаи хазинавӣ бо фармони роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ иҷрои амалиёти хазинавӣ ба муҳлати на зиёда аз як моҳ мумкин аст ба зиммаи кормандони дигари Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ки бо ин мақсад тайёр карда шуда, бо онҳо дар хусуси масъулияти пурраи моддӣ шартнома баста мешавад, воғузур гардад. Барасмиятдарории муносибатҳои меҳнатӣ бо кормандони мазкур, ки

муваққатан ба иҷрои амалиёт бо дороиҳо роҳ дода шудаанд, мутобиқи конунгузори Чумхурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

59. Барои иҷрои амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар дороиҳо шахсони вазифадоре, ки масъули бе осеб нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, бо муҳрҳои филизӣ ва калидҳои ганҷхонаҳо таъмин карда мешаванд, кормандони хазинавӣ бошанд, бо калидҳои воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳо, муҳранбур, клише, тамғаҳои инфиродӣ ва ғайра таъмин мегарданд. Муҷахҳаз намудани ҷойҳои кори кормандони хазинавӣ дар Замимаи №1 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст.

60. Ҳамаи муҳр, муҳранбур, клише, тамғаҳои инфиродӣ ва тамғаҳои дигар, калиди ганҷхонаҳо, рафҳо, ҷевонҳо ва воситаҳои инфиродии нигоҳдорӣ дар китоби алоҳида ба қайд гирифта мешаванд, ки он аз ҷониби шахси бо фармоиши (фармони) роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ махсус ҷудокардашуда, ки аз иҷрои амалиёт бо дороиҳо озод карда шудааст, ба роҳ монда мешавад.

61. Ҳар сол як маротиба санҷиши ҳолат ва мавҷудияти воқеии муҳру тамға ва калидҳои дар зерҳисоби шахсони масъул қарордошта, аз ҷониби шахси масъул, ки бо фармони роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба зимаи ӯ вогузор шудааст, гузаронида шуда санад тартиб дода мешавад.

62. Ба саҳифаҳои китобҳои хазинавӣ рақам гузошта, сӯроҳ карда, ришта гузаронида мешавад ва он бо нақши муҳри нишондори Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ тасдиқ карда мешавад. Навиштаҷот дар бораи миқдори варақҳо дар китоб бо имзои шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, тасдиқ карда мешавад.

63. Муҳр, калид, муҳранбур, клише ва тамғаҳо, ҳамчунин нусхаи калидҳои воситаҳои инфиродии нигоҳдорӣ, рафҳо ва ҷевонҳои филизии ганҷхонаҳо, ки истифода намегарданду вайрон мебошанд ва аз ҷониби шахси масъул, ки дар бандҳои 60-62 Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст, бастабанд ва муҳргузори шуда, ба шахсони вазифадори масъули нигоҳ доштани дороиҳо супорида мешаванд, ки яқоя бо рӯйхат дар яке аз ҷевонҳои ганҷхона нигоҳ дошта шуда, бо арзиши шартии 1 сомонӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

64. Дар ҳолати гум шудани калидҳои ганҷхона бояд рамзи қулф тағйир дода шуда, калидҳои нав сохта шаванд. Барои иваз кардани гузарвожаи (сирри) қулф мутахассисони дорои рухсатнома, ки аз тарафи хадамоти амнияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба расмӣ дароварда шудааст, ҷалб карда мешаванд.

65. Дар бораи тағйир додани рамзи қулф ва сохтани калидҳои нав аз ҷониби комиссияе, ки роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ таъин намудааст, санад тартиб дода мешавад. Дар он сабабҳои тағйир додани гузарвожаи (сирри) қулф ва сохтани калидҳои нав, ному насаб ва номи хонаводагии шахсе, ки ин корхоро анҷом додааст, бо истинод ба мавҷудияти рухсатнома нишон дода мешавад. Санадҳо доимо дар парвандаи алоҳидаи дар ихтиёри роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ мавҷудбудан нигоҳ дошта мешаванд.

Шахсоне, ки дар гум шудани калидҳо гунаҳкор мебошанд, вобаста ба вазъи баамаломата ба ҷазои интизомӣ кашида мешаванд.

66. Ҳамаи ганҷхонаҳо бояд нусхаҳои калид дошта бошанд, ки онҳо бо навиштаҷоти муфассал (руйхат) ба лифофа гузошта мешаванд, ба рӯи онҳо матоъ кашида дӯхта мешавад ва аз ҷониби се шахси вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, муҳр гузошта мешавад. Рӯйхат мушаххасоти зеринро дар бар мегирад: номи Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ, таърихи рӯз, миқдор ва рақами нусхаҳои калидҳои, ки ба лифофа гузошта шудаанд, арзиши шартии лифофа, имзои шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо.

67. Лифофа бо нусхаҳои калидҳо бо мактуби ҳамрав, ки аз ҷониби роҳбарият ва ҳамаи шахсони вазифадори масъули нигоҳ доштани дороиҳо имзо шудааст, барои нигоҳдорӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ наздиктарин супорида мешавад ва дар ин ҳусус ба ташкилоти қарзии молиявӣ, ки калидҳоро барои нигоҳдорӣ супоридааст, расид дода мешавад.

Расид дар ҳусуси барои нигоҳдорӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ супоридани нусхаҳои калидҳо яққоя бо нусхаҳои номгӯйҳо ва мактуби ҳамрав дар ганҷхона нигоҳ дошта шуда, дар ҳисоби ғайритавозунӣ бо арзиши шартии 1 сомонӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

68. Лифофаи нусхаҳои калидҳо ҳангоми мавҷудияти дархости Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ, ки онро барои нигоҳдорӣ супоридааст аз ҷониби роҳбарият ва се шахси вазифадори масъули нигоҳ доштани дороиҳо имзо шуда, бо муҳри нишондор тасдиқ гардидааст ва баъди пешниҳоди расид аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ, ки дар онҳо нусхаҳои калидҳо маҳфузанд, бозпас дода мешавад.

69. Лифофаи нусхаҳои калидҳо, ки аз Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии молиявӣ дигар барои нигоҳдорӣ қабул карда шудааст, дар яке аз ҷевонҳои ганҷхонаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ гузошта шуда, дар ҳисоби ғайритавозунӣ бо арзиши 1 сомонӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

70. Нусхаҳои калидҳо дар ҳолати шикастан ё гум шудани нусхаи яқум, ҳангоми санчише, ки ба иваз намудани шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳоянд ва инчунин ҳангоми санчише, ки бо супориши Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ амалӣ мегардад, аз ҷойи нигоҳдори гирифта мешаванд. Дар ин ҳолатҳо шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, санад тартиб дода, ба имзо мерасонанд ва сабабҳои гирифтани нусхаи калидҳоро нишон медиҳанд. Санад ба ордери (варақаи) хароҷот замима карда мешавад.

71. Дар вақти корӣ дари ҳуҷраҳои ҳазинаҳои амалиётӣ бояд бо калид кулф бошад. Дар вақти иҷрои амалиёти ҳазинавӣ калидро дар сӯроҳии кулфҳои ҳуҷраҳои ҳазинаҳои амалиётӣ, ганҷхонаҳо, қитъаҳо, ҷевонҳо, катакчаҳо ва воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳо гузоштан манъ аст.

72. Ҳангоми муваққатан аз ҷойи кор берун баромадан, пулҳои нақд, ҳуҷҷатҳои ҳазинавӣ, муҳр, клише, муҳранбур ва калиди воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳоро дар шакли кушода монда рафтани ҳазинадорон манъ аст. Пули шахсии ҳазинадорҳо, либос, хӯрок ва чизҳои дигар бояд дар ҳуҷраи алоҳидаи махсус ё ҷевонҳое, ки дар бинои ҳазина, вале берун аз ҳазина ҷойгир шудаанд, нигоҳ дошта шаванд. Назорати он ба зиммаи сардори шуъбаи амалиёти ҳазинавӣ (мудири ҳазина) вогузор мегардад.

73. Ҳазинадорҳои ҳазинаҳои воридоту хароҷот бо намунаи имзои кормандони амалиётӣ, ки ваколатдори имзо намудани ҳуҷҷатҳои ҳазинавии воридоту хароҷот мебошанд, таъмин карда мешаванд. Кормандони амалиётӣ, ки бо барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои воридоту хароҷот вобастаанд, бо намунаи имзои ҳазинадорҳои ҳазинаҳои мазкур таъмин карда мешаванд. Дар намунаҳо имзои роҳбарият ва сармуҳосиби Бонки миллии Тоҷикистон, роҳбар ва сармуҳосиби ташкилоти қарзии молиявӣ гузошта шуда, бо муҳри нишондор тасдиқ карда мешаванд.

74. Аз болои саривақт супоридани намунаи имзоҳо ба кормандони дахлдор ва ҳангоми аз эътибор соқит кардан аз онҳо гирифтани намунаи имзоҳо, сармуҳосиби Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ назорат менамояд.

75. Интиқоли ҳуҷҷатҳои воридоту хароҷот байни кормандони ҳазинавӣ ва амалиётӣ Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба тартиби дохилӣ бо навиштан дар китоби шакли озод амалӣ карда мешавад.

76. Дар ҳазинаҳои амалиётӣ дар ҷои намоён эълон навишта мешавад, ки намунаҳои пулҳои миллий дар ихтиёри мудири ҳазина (сардори шуъбаи амалиёти ҳазинавӣ) қарор доранд ва бо хоҳиши муштарӣ мумкин аст барои аз назар гузаронидан пешниҳод карда шаванд. Намунаҳои пулҳои миллий дар

шубаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ дар ҳисоби ғайритавозунӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоб гирифта шуда, дар вақти ғайрикорӣ дар ганҷхона нигоҳ дошта мешаванд.

Намунаҳои пулҳои милли, ки аз корхонаи чопи пул ба Ҳазинаи марказӣ ворид мегарданд, дар ҳисоби ғайритавозунии 91303 “Намунаҳои пули Бонки миллии Тоҷикистон” бо арзиши шартии 1 сомонӣ барои ҳар як варақ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

## БОБИ 7. МАСЪУЛИЯТ БАРОИ БЕ ОСЕБ НИГОҲ ДОШТАНИ ДОРОИҶО ВА РИОЯИ ҚОИДАҶОИ ИҶРОИ АМАЛИЁТИ ХАЗИНАВӢ

77. Роҳбарони воҳидҳои сохтори Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ, ки барои гузаронидани амалиёти хазинавӣ ва нигоҳдории пулҳои нақд ва дигар дороиҳо вазифадоранд, барои комилан бе осеб нигоҳ доштани ҳамаи дороиҳо масъулияти шахсӣ ба зимма доранд.

78. Дар қатори роҳбарони воҳидҳои сохтори Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ барои дуруст ташкил намудани кори хазинавӣ, муҳофизати зарурӣ ва комилан бе осеб нигоҳ доштани ҳамаи дороиҳо, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ мавҷуданд ва инчунин барои хизматрасонии дақиқи хазинавӣ ба муштариён, мудирони хазинаҳо (сардорони шубаҳои амалиёти хазинавӣ) низ масъулият ба зимма доранд.

79. Роҳбарон, сармуҳосибон (сарнозирон), мудирони хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ вазифадоранд риояи қатъии қоидаҳои анҷом додани амалиёти хазинавиरो таъмин намоянд, аз болои сари вақт қабул гардидани пулҳои нақде, ки ба хазинаи муомилот ворид мегарданд, назорат баранд.

Ба шахсони дигари вазифадор вогузор намудани ихтиёрдории хазинаи муомилот, роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявиро аз масъулияти беосеб нигоҳ доштани дороиҳо озод намесозад, ба ғайр аз ҳолатҳои, ки онҳо расман бо сабабҳои рухсатӣ, сафари хидматӣ ва ғайра берун аз Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ қарор дошта бошанд.

80. Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ бо ҳар як корманде, ки бо пулҳои нақд ва дороиҳои дигар амалиёт анҷом медиҳад, шартнома дар бораи ҷавобгарии пурраи моддӣ мекӯшид (Замимаи №2 Дастурамали мазкур).

81. Масъулияти моддии нигоҳдории пулҳои нақди хазинаи муомилот ва дигар дороиҳои, ки дар ганҷхонаҳо ҷой доранд ва иҷрои амалиёт бо онҳо ба



зиммаи мудирӣ ҳазинаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ вогузор карда мешавад.

82. Қормандони ҳазинавӣ барои қамомоди пулҳои нақд ва дигар дороиҳо дар даставу бастаҳои мурағтабнамудаи онҳо ва бастабандии дигаре, ки имзои онҳо гузошта шудааст, инчунин барои дар байни пулҳои қоғазӣ ва танғаҳои навъбандӣ ва бастабандишуда ошқор шудани пулҳои қоғазӣ ва танғаҳои қорношояму қалбақӣ, новобаста аз он, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ қамомад ва пулҳои нақди қорношоям, қалбақӣ ошқор гардидааст, масъулияти пурраи моддӣ бар дӯш доранд.

83. Барои қормандони ҳазинавӣ қатъиян манъ аст:

- ба шахси дигар бовар намудани иҷрои қор бо дороиҳои, ки ба зиммаи онҳо супорида шудааст, инчунин иҷро намудани қоре, ки ба доираи вазиғаҳои онҳо дохил намешавад;

- бевосита иҷро намудани супоришҳои муштарӣ оид ба гузаронидани амалиёт бо пулҳои нақд аз рӯи суратҳисобҳои онҳо дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ, инчунин бевосита аз онҳо қабул намудани ҳуҷҷатҳо барои гузаронидани пулҳои нақд, гирифтани пулҳои нақд бе иштироки қормандони амалиётӣ, ба истиснои қормандони ҳазинавӣ, ки тибқи равзанаи яғонаи хизматрасонии муштарӣ тариқи низоми автоматишудаи бонқӣ амалиёт мегузаронанд;

- нигоҳ доштани пулҳои худ якҷоя бо пулҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ;

- бидуни гузоштани имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон”, феҳрист ё варақаи назоратӣ ба якдигар супоридани пулҳои нақд ва дигар дороиҳо.

84. Ҳамаи қормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ки қор бо пулҳои нақд, дороиҳо ва анҷом додани амалиёт бо онҳо ба зиммашон вогузор шудааст, вазиғадоранд тартиби дар Дастурамали мазкур муқарраршудаи қор бо пулҳои нақдро донанд ва қатъиян риоя намоянд. Талаботи Дастурамали мазкурро надонистани қормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ, дар ҳолати ба хатогиҳо роҳ додан, барои аз масъулият озод намудани онҳо асос шуда наметавонад.

85. Ҳар сол қормандони ҳазинавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ки ҷавобгарии моддӣ ба зимма доранд, бояд аз санҷиши таҳассусӣ ва муоинаи тиббӣ гузаранд.

## БОБИ 8. ТАШКИЛИ ҚОРИ ҲАЗИНАҲОИ ҚОРИДОТ

86. Пулҳои нақд ба хазинаҳои воридоти Бонки миллии Тоҷикистон аз ташкилот, муассиса ва корхонаҳо новобаста аз шакли моликият –шахси ҳуқуқӣ (минбаъд - муштарӣ) аз рӯи иттилоияи шакли №0402001,—аз ташкилотҳои қарзии молиявӣ тибқи Фармоиши хаттии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон, ордери воридот ва рӯйхат қабул карда мешаванд.

Дигар дороиҳо ба хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон аз ташкилот, муассиса, корхонаҳо новобаста аз шакли моликият –шахси ҳуқуқӣ (минбаъд - муштарӣ) ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ тибқи Фармоиши хаттии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ордери воридот қабул карда мешаванд.

Пулҳои нақд ба хазинаҳои воридоти ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз ташкилот, муассиса ва корхонаҳо новобаста аз шакли моликият – шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (минбаъд—муштарӣ) аз рӯи иттилоияи шакли №0402001 ва аз ташкилотҳои қарзии молиявӣ тибқи ордери воридот (дар асоси шартнома) қабул карда мешаванд (Замимаи №3 Дастурамали мазкур).

Пулҳои нақд аз кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз рӯи ордери воридот қабул карда мешаванд.

87. Барои ба хазинаи воридот супоридани пулҳои нақд намояндагони муштарӣ иттилоия барои гузаронидани пулҳои нақд, расиди №0402001-ро пур мекунад ва онро ба корманди амалиётӣ месупоранд, ки ӯ иттилоияро санҷиш намуда, ба расмӣ медарорад, маблағро дар дафтари хазина оид ба воридот нишон медиҳад ва онро ба хазина месупорад.

88. Иттилоияро аз корманди амалиётӣ гирифта, хазинадор якхела будани имзои корманди амалиётӣ бо намунаи имзоҳо муқоиса менамояд, мутобиқати рақами маблағҳо ва рақами бо ҳарф навиштаи онҳоро муқоиса намуда, супорандаи пулро даъват мекунад ва дар хазинаи воридот аз вай маблағро қабул менамояд:

- аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пулҳои қоғазиро варақ ба варақ, тангаҳоро дона ба дона қабул намуда, сипас ба тартиби муқарраршуда пулҳои қоғазиро дар бастаҳои пурра, нопурра ва омехта, тангаро дар халтаҳо мураттаб ва бастабандӣ мекунад;

- аз Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ пулҳои қоғазӣ бо санҷиши шумораи дастаҳо бо бастаҳои пурра, тангаҳо бо халтаҳо қабул карда шуда, миқдори бастаҳо, дурустӣ ва пурра будани бастабандӣ, мавҷудияти нақши намоён ва пурраи муҳранбурҳо, клише, дуруст ба расмӣ даровардани мушаххасот ва мутобиқати онҳо ба мушаххасоти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ санҷида мешавад.

Агар супоранда пулро аз рӯи якчанд ҳуҷҷат барои дохил кардан ба суратҳисобҳои гуногун супорад, хазинадор пулро аз рӯи ҳар як ҳуҷҷат алоҳида қабул мекунад.

Дар мизи хазинадор бояд танҳо пулҳои нақди шахсоне, ки онро месупоранд, мавҷуд бошад. Дигар ҳамаи пулҳои нақди қабулнамудаи хазинадор дар воситаҳои инфиродии нигоҳдорӣ нигоҳ дошта мешаванд.

89. Баъди қабули пулҳои нақд хазинадор маблағи воқеиро бо навиштаҷоте, ки дар варақои воридот нишон дода шудааст муқоиса мекунад. Ҳангоми мутобиқ омадани маблағ хазинадор расид, иттилоия барои гузаронидани пулҳои нақд ва ордери ба он иловашуда ё ду нусха ордери воридотро имзо мекунад, дар расид ё ин ки дар нусхаи ордери воридот муҳр гузошта, онро ба пулсупоранда медиҳад. Иттилоия барои гузаронидани пулҳои нақд ё нусхаи якуми ордери воридотро хазинадор дар ихтиёри худ нигоҳ медорад. Ордер ба иттилоияи № 0402001 ба кормандони дахлдори амалиётӣ супорида мешавад.

90. Ҳангоми ошкор шудани пулҳои нақди корношоям, шубҳанок, фарқият байни маблағи пулҳои нақд ва маблағе, ки дар ҳуҷҷат нишон дода шудааст, ба пулсупоранда пешниҳод карда мешавад, ки ҳуҷҷати хазинавиرو ба маблағи воқеии қабулшаванда аз нав пур намояд.

Хазинадор ҳуҷҷати аввалини воридотро хат мезанад, дар паси расиди иттилоия, нусхаи ордери воридот маблағи воқеии пулҳои нақд қабулкардаро нишон медиҳад, инчунин арзиш, силсила, рақам ва маблағи барои муоина қабулкардаи пулҳои нақди шубҳанокро сабт менамояд ва имзо мегузорад. Расид, иттилоия ва ордер ё ду нусха ордери воридотиро хазинадор ба корманди амалиётӣ бармегардонад, ки вай дар дафтари хазинавӣ ислоҳ ворид мекунад, санадҳои аз нав қабулшударо ба расмият медарорад ва ба пулҳои нақди шубҳанок, ки бояд мавриди муоина қарор гиранд, ордери воридоти ғайритавозунӣ дар се нусха пур карда мешавад. Дар таъиноти ордери воридотии ғайритавозунӣ арзиш, силсила, рақами пулҳои қоғазии барои муоина қабулгардида ва маблағи умумӣ нишон дода мешавад. Ордери воридотии ғайритавозуниро корманди амалиётӣ ба хазина интиқол медиҳад.

Нусхаи яқум дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз дӯхта шуда, нусхаи дуюм, ки онро хазинадор имзо кардааст ва ба он муҳри хазина гузошта шудааст, ба муштарӣ дода мешавад, нусхаи сеюм ҳамроҳи пулҳои нақди шубҳанок барои муоина бо ворид кардани сабт дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудири хазина дода мешавад.

Аз ҷониби мудири хазина санад оид ба пулҳои нақди шубҳанок тартиб дода мешавад. Пулҳои нақди шубҳанок бо нусхаи санад барои муоина ба Бонки миллии Тоҷикистон ирсол мегарданд.

Ба пулҳои қоғазии корношоям хазинадор ё мудири хазина тамғаи “корношоям” бо мушаххасоти зерин мегузорад: номи Бонки миллии

Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, ному насаб ва имзо, баъд онро ба муштарӣ бармегардонад. Тангаҳои корношоям бошад баъд аз муоина ва муайян намудани корношоямии онҳо ба муштарӣ баргардонида мешаванд.

91. Доир ба қабул намудани пулҳои нақд аз шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, Хазинаи марказӣ ба Идораи ҳисобдории Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқнома равон менамояд (Замимаи №5 Дастурамали мазкур).

92. Агар аз ҷониби муштарӣ пулҳои нақд ворид нагардида бошад, хазинадор иттилоияро ба кормандони амалиётӣ бармегардонад. Навиштаҷот дар дафтари хазинавӣ хат зада мешавад, иттилоия низ хат зада шуда, дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз ҷойгир карда мешавад.

93. Хазинадори хазинаи воридот ҳар рӯз дар хусуси аз муштарӣ қабул кардани маблағҳои пулӣ ва ба мудирӣ хазина супурдани онҳо дар китоби 0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” қайд ворид мекунад.

Дар охири рӯзи амалиётӣ хазинадор ҳуҷҷатҳои воридоти хазинавии қабулшударо ҷамъ оварда, маблағи онҳоро бо нишондоди лентай назоратии ҳисоб ё ин ки беруннависи ҳисоби тавозунии хазинавӣ муқоиса мекунад, дар бораи маблағи пулҳои нақди қабулшуда маълумотномаи № 0482109 тартиб медиҳад ва маблағи дар ин маълумотнома нишондодашударо бо маблағи воқеии пулҳои нақди қабулгардида муқоиса мекунад (Замимаи № 6 Дастурамали мазкур).

Маълумотнома аз тарафи хазинадор имзо карда мешавад ва гардишҳои хазинавие, ки дар он нишон дода шудаанд, бо навиштаҷоти дафтарҳои хазинавии кормандони амалиётӣ муқоиса карда мешаванд.

Муқоиса бо имзои хазинадор дар дафтарҳои хазинавӣ ва бо имзои корманди амалиётӣ дар маълумотномаи хазинадор ба расмӣ дароварда мешавад.

Хазинадор дар охири рӯзи амалиётӣ дафтарҳои хазинавӣ ва маълумотномаи №0482109 –ро ба мудирӣ хазина, сармуҳосиб барои муқоиса ва назорат пешниҳод менамояд. Мудирӣ хазина, сармуҳосиб баъди муқоиса дар маълумотнома ва дафтари хазинавӣ имзо намуда, маълумотномаро ба хазинадоре, ки барои ҷузвбандии ҳуҷҷатҳо вобаста аст, бармегардонад.

94. Пулҳои нақди бастабандишударо бо тартиби муқарраршуда хазинадори хазинаи воридот ҳамроҳи санадҳои воридот, лентай назоратии ҳисобрас ё ин ки беруннависи ҳисоби тавозунии хазинавӣ, маълумотномаи №0482109 бо гузоштани қайд дар китоби №0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина месупорад. Пулҳои нақд ба мудирӣ хазина дар бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ супорида мешаванд.

95. Мудири хазина бастаҳои пурра, нопурра ва омехтаи пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои тангаро аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастҳо бо санҷиши миқдори дастаҳо, пуррагии бастабандӣ ва муҳри сурбӣ, нақшҳои клише ва мавҷудияти мушаххасоти зарурӣ қабул мекунад. Маблағи пулҳои нақди қабулнамуздашро бо маълумотномаи хазинадор муқоиса намуда, ба он имзо мегузорад.

96. Пулҳои нақди ба хазинаи воридот воридшударо метавонанд дар давоми рӯзи амалиётӣ якчанд маротиба бо гузоштани сабт дар китоби 0482155 - “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина ва дигар хазинадорон супоранд. Дар ин ҳолатҳо то супоридани пулҳои нақд, хазинадор бояд эътимод пайдо кунад, ки пулҳои нақди воқеӣ ба маблағи умумии аз рӯи ҳуҷҷатҳои воридотӣ қабулшуда мувофиқ мебошад.

97. Ташкилотҳои қарзии молиявии низоми автоматишудаи бонкӣ дошта, ҳангоми гузаронидани амалиётҳои хазинавии воридотӣ бо истифодаи ин низом иҷрои вазифаҳои амалиётгар ва хазинадорро ба зиммаи як нафар корманд вогузор мекунад ва метавонанд хизматрасонии муштариёнро аз як равшана ба роҳ монанд ва тавассути ҳамин равшана хизматрасониҳои ғайринақдӣ муштариёнро низ анҷом диҳанд.

Шакли ягонаи назорат ҳангоми анҷомдиҳии амалиётҳои хазинавии воридотӣ тавассути назорати электронии ҳуҷҷатҳо, мутобиқи тартиби низоми дохилии ташкилотҳои қарзии молиявӣ муайян карда мешавад.

## БОБИ 9. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАҲОИ БОЗШУМОРӢ

98. Барои бозшуморӣ, навъбандӣ, мураттабсозии пулҳои нақд ва назорат аз болои тозагии пулҳои нақди дар муомилотбуда дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ хазинаҳои бозшуморӣ ташкил карда мешаванд.

99. Андозаи хазина ва миқдори кормандони хазина бо дарназардошти ҳаҷми пулҳои нақде, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ворид мегардад ва мучаҳҳаз будани хазинаи бозшуморӣ бо воситаҳои техникийи коркарди пул муайян карда мешавад.

100. Бозшумории пулҳои нақд аз ҷониби хазинадорон анҷом дода мешавад. Ҳангоми аз 2 то 6 нафар иборат будани хазинадорон мудирӣ хазинаи бозшуморӣ ё як нозир таъин карда мешавад. Дар сурати дар хазинаи бозшуморӣ мавҷуд будани зиёда аз 7 хазинадор вазифаи сардори шуъбаи бозшуморӣ таъсис дода мешавад.

Ҳар хазинадор бояд бо муҳранбур, клише, тамға ва воситаи инфиродии нигоҳдории дороиҳои зерҳисобӣ таъмин карда шавад. Ҳангоми бастабандии даста ва бастаҳои пулҳои қоғазӣ, инчунин мураттабсозии халтачаҳои тангаҳо

хар хазинадор ҳатман бояд аз муҳранбур, клише ва тамғаи инфиродии худ истифода барад. Дар сурати ошкор гардидани камомад, бешомад, пулҳои нақди корношоям ва қалбаки дар даста ва бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои тангаҳо, хазинадори мураттабнамуда масъул мебошад.

Сардори шуъбаи бозшуморӣ аз болои кори нозир ва хазинадорон назорат намуда, кори онҳоро тавре ташкил менамояд, ки маҳсулнокии бештар ва самаранокии бозшуморӣ, инчунин нигоҳдории дороиҳоро таъмин карда тавонад. Сардори шуъбаи бозшуморӣ хангоми муваққатан ҳозир набудани нозир вазифаи ӯро иҷро менамояд.

101. Барои гузаронидани бозшуморӣ нозир (мудирӣ хазинаи бозшуморӣ) аз хазинаи муомилот, аз мудирӣ хазина бо қайд намудан дар китоби №0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” аз шахсони вазифадоре, ки барои нигоҳдории дороиҳо масъуланд, пулҳои нақд қабул мекунад. Бастаҳои пурра, нопурра ва омехтаи пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои танга аз тарафи нозир аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастҳо ва барчаспҳо бо санҷиши миқдори дастаҳо, пуррагии бастабандӣ ва муҳрҳои сурбӣ, нақшҳои клише ва мавҷудияти мушаххасоти зарурӣ қабул карда мешаванд.

102. Барои пурра намудани камомад, пулҳои нақди корношоям ва шубҳанок, мудирӣ хазина ҳар рӯз таҳти ҳисоб ба нозир (мудирӣ хазинаи бозшуморӣ) бо гузоштани имзо дар китоби хазинавии №0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” маблағи заруриро медиҳад. Пулҳои нақдро нозир варақ ба варақ ва ё дона ба дона қабул менамояд.

Маблағи пулии гирифтаашро нозир дар китоби №0482155 - “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” қайд мекунад.

103. Дар давоми рӯзи корӣ нозир (мудирӣ хазинаи бозшуморӣ) пулҳои нақдро дар воситаи инфиродии нигоҳдории дороиҳо нигоҳ медорад, ки баъди ҳар бори гузоштан ё гирифтани дороиҳо қулф карда мешавад.

Бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои тангаи барои бозшуморӣ қабулкардари нозир (мудирӣ хазинаи бозшуморӣ) бо гузоштани имзо дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба хазинадорони хазинаи бозшуморӣ медиҳад.

104. Хазинадор аз нозир (мудирӣ хазинаи бозшуморӣ) барои бозшуморӣ бастаҳои пулҳои қоғазиро аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастҳо бо санҷиши миқдори дастаҳо, пуррагии бастабандӣ ва муҳрҳои сурбӣ, нақши клишеҳо ва мушаххасоти зарурӣ, халтачаҳои тангаро бошад, аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳо қабул мекунад. Пулҳои нақди қабулшударо дар феҳрист ё китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” сабт менамояд (Замимаи № 7 Дастурамали мазкур).

105. Баъди қабули пули нақд хазинадор онро дар воситаи инфиродии нигоҳдорӣ мегузорад, баъд як баста пули қоғазӣ ё як халтачаи тангаро бароварда ба бозшуморӣ ва навъбандии он шуруъ мекунад. Дар як вақт кушодани якчанд баста пули қоғазӣ ё халтачаи танга манъ аст. Бастаи пули қоғазӣ ё халтачаи тангаи навбатӣ танҳо баъд аз он, ки ҳамаи дастаҳои бастаи пули қоғазӣ ё халтачаи тангаи пештара бозшуморӣ, навъбандӣ, дастаҳои пурра бастабандӣ, дастаҳои нопурраи дастабандӣ ва бастабандинашуда дар воситаи инфиродии нигоҳдорӣ гузошта шуданд, кушода мешавад.

Бастабандии дастаҳо, рӯйбастҳои боло ва поёни баста, риштаи канаб бо муҳри сурбӣ, бастабандии полиэтиленӣ, халтача бо барчасп то бозшумории пурраи ҳамаи бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои танга дар мизи хазинадор нигоҳ дошта мешаванд.

Бо ҷамъ шудани дастаҳои пурра хазинадор онҳоро ба таври муқарраршуда дар бастаҳои пурра мурағтаб ва бастабандӣ мекунад.

106. Дар ҳолати ошкор шудани камомад, бешомад, пулҳои нақди корношоям ва шубҳанок хазинадор бозшумориро қатъ менамояд ва дар ин бора ба нозир (мудири хазинаи бозшуморӣ) хабар медиҳад. Баъд аз ин бастаи пулҳои қоғазӣ, халтачаи танга ки дар онҳо камомад, бешомад, пулҳои нақди корношоям, шубҳанок ошкор карда шудааст, таҳти мушоҳидаи нозир дубора аз ҷониби хазинадор бозшуморӣ карда мешавад.

107. Дар хусуси камомад, бешомад, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношоям ё шубҳанок, аз он ҷумла пулҳои фарсуда аз дохили пулҳои коршоям ва баръакс ҳангоми бозшуморӣ ошкоргардида бо тартиби пешбининамудаи бандҳои 180-181 Дастурамали мазкур санади № 0482145 тартиб дода мешавад, ки дар асоси он маблағи камомад, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношоям, шубҳанок аз ҳисоби пулҳои қасбӣ, ки барои пур кардани камомад, иваз намудани пулҳои нақди корношоям ва шубҳанок ба нозир дода шудаанд, пурра карда шуда, маблағи бешомад аз ҷониби нозир (мудири хазинаи бозшуморӣ) қабул мегардад (Замимаи № 8 Дастурамали мазкур). Пулҳои нақди шубҳанок бо нусхаи якуми санади № 0482145 баъди гузоштани имзо дар китоби №0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” барои муоина (экспертиза) ба мудири хазина супурда мешаванд.

108. Оид ба камомад, бешомад, пулҳои нақди корношоям ва қалбакие, ки ҳангоми бозшумории пулҳои нақд ошкор гардидаанд, дар хазинаи бозшуморӣ ҳисобот бурда мешавад. Маблағи камомад, бешомад, пулҳои нақд корношоям ё қалбакии муштариёни алоҳидаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз рӯи ҳар як санад ва ҳамчунин аз рӯи ҳар як хазинадоре, ки камомад, бешомад, пулҳои нақди корношоям ё қалбакиро ошкор намудааст, дар ҳисобот нишон дода мешавад.

Аз рӯи камомад, бешомад, пулҳои нақди корношоям ва қалбакие, ки дар давоми рӯзи корӣ дар бастабандиҳои хазинадорони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ошкор гардидааст, дар се нусха санади ҷамъбасти тартиб дода шуда, ба он санадҳои алоҳида замима карда мешаванд.

109. Хазинадор ҷойи кори худро то анҷоми коркарди пулҳои нақди ба ӯ супурдашуда набояд тарк кунад. Агар ҷойи кориро тарк намудан хеле зарур бошад, вазифадор аст ҳамаи пулҳои нақди барои бозшуморӣ қабулнамуда ва ҳамчунин тамғаи инфиродӣ, муҳранбур ва клишери ба воситаи инфиродии нигоҳдории дороиҳо гузошта, онро бо калид маҳкам намояд. Муваққатан ҷойи кориро тарк намудани хазинадор танҳо бо иҷозати нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) мумкин аст.

110. Баъди анҷоми бозшуморӣ пулҳои қоғазӣ ва тангаҳое, ки аз онҳо бастаҳо, дастаҳои пурра ва халтачаҳо мурағаб намудан имконнопазир аст, пас аз имзо гузоштан дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” барои мурағаб намудан ба як ё якчанд хазинадор супорида мешавад. Хазинадорҳо дастаҳоро варақ ба варақ ва тангаҳоро дона-дона бозшуморӣ намуда қабул мекунанд.

111. Нозир (мудир хазинаи бозшуморӣ) аз хазинадорон бастаҳои коркардашудаи пулҳои қоғазиро аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастаҳо, халтачаҳои тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳо бо санҷиши миқдори дастаҳо, дуруст будани бастабандӣ ва мавҷудияти мушаххасот қабул менамояд, барои қабули онҳо дар феҳрист ё китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон”-и хазинадор имзо мегузорад ва маблағи пули қабулгардидаро дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба ҳар як хазинадор алоҳида менависад.

112. Нозир (мудир хазинаи бозшуморӣ) мутобиқати миқдори пулҳои нақди баъди коркард воқеан аз тарафи ӯ гирифташударо бо маблағи барои бозшуморӣ додашуда, бо дарназардошти санадҳои № 0482145-и дар давоми рӯзи корӣ тартибдодашуда санҷиш мекунад. Нозир (мудир хазинаи бозшуморӣ) санадҳои № 0482145-и дар давоми рӯзи корӣ тартибдодашударо ба корманди амалиётӣ месупорад. Ин корманд дуруст тартиб додани санадҳоро месанҷад ва ҳуҷҷатҳои воридоту хароҷоти хазинаро ба расмият медарорад.

Нозир (мудир хазинаи бозшуморӣ) маблағи таҳти ҳисоб гирифтаашро бо маблағи дар ҳуҷҷатҳои воридоту хароҷот бо бақияи воқеии пулҳои нақди нишондодашуда муқоиса менамояд.

113. Бақияи истифоданашудаи пулҳои нақд, ки барои пур кардани камомад, иваз намудани пулҳои нақди корношоям, шубҳанок ба нозир (мудир хазинаи бозшуморӣ) дода шудаанд ва ҳуҷҷатҳои хазина, ки нусхаи



якуми санади № 0482145 ба онҳо илова карда шудааст, аз тарафи нозир (мудири хазинаи бозшуморӣ) баъди гузоштани имзо дар китоби №0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудири хазина супорида мешавад.

Нозир (мудири хазинаи бозшуморӣ) пулҳои нақди ба тартиби муқарраршуда аз нав ҳисобгардида ва бастабандишударо яқоя бо маълумотнома ба хазинаи муомилот ба шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳдории дороиҳо мебошанд, месупорад. Қабул баъди гузоштани имзо дар китоби №0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” аз тарафи нозир (мудири хазинаи бозшуморӣ) аз рӯи бастаҳо, дастаҳо ва навиштаҷоти барчаспи халтачаҳои танга амалӣ гардида, комил будани бастабандӣ ва мавҷудияти мушаххасот санҷида мешавад. Шахсони мазкур мутобиқати маблағи воқеии аз рӯи ҳар як арзиши пулҳои нақд супоридашавандаро бо нишондоди маълумотнома дар бораи пулҳои нақди коркарднамудаи хазинаи бозшуморӣ санҷида, онро ба имзо мерасонанд.

## БОБИ 10. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАҲОИ ХАРОҶОТ

114. Барои ба муштариён додани пулҳои нақд дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ хазинаҳои хароҷот ташкил карда мешаванд.

115. Пулҳои нақд аз хазинаҳо танҳо дар бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва корхонаҳои чопи пул дода мешаванд. Пулҳои фарсудаи дар хазинаҳо мавҷудбуда ба муомилот бароварда намешаванд.

Ҳамаи маблағҳои пулҳои нақди аз хазинаҳо додашуда аз рӯи хароҷоти хазинаҳо ва ҳисобҳои муштариён дар рӯзи гузаронидани амалиёт ба ҳисоб гирифта мешавад.

116. Пулҳои нақд аз хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси дархости ташкилотҳои қарзии молиявӣ, тибқи Фармоиши хаттии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон, ордери хароҷоти хазина ва рӯйхат хароҷот карда мешаванд, аз хазинаҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз рӯи чекҳои пулӣ, ордери хароҷоти хазина, банкоматҳо ва терминалҳои электронӣ бо истифодаи қортҳои пардохтии бонкӣ дода мешаванд (Замимаи № 4 Дастурамали мазкур).

Дигар дороиҳо аз хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилот, муассиса, корхонаҳо новобаста аз шакли моликият –шахси ҳуқуқӣ (минбаъд - муштарӣ) ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ тибқи Фармоиши хаттии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ордери хароҷот дода мешаванд.

117. Барои пардохти музди меҳнати кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз рӯи ордерҳои хароҷоти хазина, мувофиқи варақаҳои (ведомостҳои) пардохт ва барои пардохти хароҷоти амалиётӣ аз рӯи ордерҳои хароҷоти хазина пулҳои нақд дода мешавад.

118. Барои иҷрои амалиёти хароҷот мудири хазина ба хазинадорони хазинаҳои хароҷот таҳти ҳисоб баъди дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” имзо гузоштани онҳо маблағи зарурии пулҳои нақдро медиҳад.

Барои додани музди меҳнати кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба хазинадори хазинаи хароҷот дар асоси ордери хароҷоти хазина мумкин аст ба муҳлати то се рӯзи қорӣ пешпардохт (аванс) дода шавад.

119. Хазинадори хазинаи хароҷот аз мудири хазина бастаҳои пурра ва нопурраро аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастҳо қабул намуда, миқдори дастаҳоро месанҷад, дастаҳои ҷудоғонаи нопурраро варақ ба варақ бозшуморӣ намуда, халтачаҳои нопурраи тангаро дона ба дона ҳисоб менамояд.

120. Баъди ба хазинадорон додани пулҳои нақд мудири хазина таҳти назорати шахсони масъули вазифадори нигоҳдории дороиҳо мутобиқати бақияи воқеии пулҳои нақди хазинаи муомилотро бо дарназардошти маблағҳои додашуда бо маълумоти китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилот” аз рӯи ҳисобҳои тавозунӣ дар оғози рӯз санҷиш менамояд.

121. Намояндаи муштарӣ чеки пулиро ба корманди амалиётӣ (муҳосиб) пешниҳод менамояд, ин корманд баъди санҷиши лозимӣ маблағи чекро дар дафтари хазинавӣ қайд намуда, маркаи назоратии чеки пулиро барои ба хазина пешниҳод намудан ба шахси пулгиранда медиҳад.

122. Хазинадор чеки пулиро гирифта уҳдадор аст:

- мавҷудияти имзои шахсони вазифадори ташкилотҳои қарзии молиявиро, ки чеки пулиро ба расмият даровардаанд, мутобиқати имзоҳоро бо намунаҳои мавҷуда санҷиш намояд;

- маблағи дар чеки пулӣ бо рақамҳо навишташударо бо маблағи бо харфҳо навишташуда муқоиса намояд;

- дар чеки пулӣ мавҷуд будани имзои пулгиранда барои гирифтани пулҳои нақд ва маълумоти шиноснома ё шаҳодатномаи шахсияти ӯро тафтиш намояд;

- маблағи пули додашавандаро тайёр намуда, онро дар навори назоратии ҳисобрас инъикос намояд;

- пулгирандаро аз рӯи рақами чек даъват намуда, маблағи пули гирифташавандаро пурсон шавад;

- рақами маркаи назоратии ба хазина пешниҳодшударо бо рақами чеки пулӣ муқоиса намуда, маркаи назоратиро ба он ширеш намояд;

- маблағи пули барои додан тайёркардашударо дар ҳузури пулгиранда бозшуморӣ намояд;

- аз пулгиранда пурсон шавад, ки вай маблағи пули гирифташударо варақ ба варақ ё дона ба дона бозшуморӣ менамояд, ё не;

- пулҳои нақдро ба пулгиранда дода, ба чек имзо гузорад.

123. Муштарӣ ҳуқуқ дорад дар ҳучраи барои бозшумории пул муқарраршуда пулҳои қоғазии дар бастаҳои пурра ва нопурра бастабандишударо варақ ба варақ, халтачаҳои пурра ва нопурраи тангаро дона ба дона бозшуморӣ намояд. Ҳангоми ба бозшумории пулҳои нақди гирифташуда хоҳиш доштани муштарӣ, муҳрҳои сурбӣ, нақшҳои клише аз бастаҳои пулҳои қоғазӣ ё халтачаҳои танга аз ҷониби хазинадори хазинаи хароҷот канда намешаванд. Аз тарафи муштарӣ ба ҳучраи бозшуморӣ бурдани пулҳои нақд ва аз нав ҳисоб кардани онҳо таҳти назорати яке аз кормандони хазинавии Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ амалӣ карда мешавад ва аз тарафи нозир муҳрҳои сурбӣ ё нақши клише канда мешаванд.

124. Дар ҳолате, ки бастабандӣ осеб надида бошад, хазинадор пулҳои қоғазиро бо бастаҳои пурра ва нопурра ва бо дастаҳои пурраи пулҳои қоғазӣ аз рӯи маблағҳои дар рӯйбастҳо ва дастабандҳо нишондодашуда варақ ба варақ, халтачаҳои тангаро дона ба дона ҳисоб накарда медиҳад.

Дастаҳои нопурра ва инчунин бастаҳои пулҳои қоғазии бастабандии осебдида аз тарафи хазинадор варақ ба варақ ё халтачаҳои танга дона ба дона ҳисоб карда дода мешаванд.

125. Ҳангоми ба муштарӣ бо дастаҳо ё варақҳои алоҳида додани пулҳои нақд, хазинадори хазинаи хароҷот бастаи пурраи бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзии молиявӣ ё корхонаи чопи пулро пешакӣ варақ ба варақ ё дона ба дона аз нав ҳисоб мекунад.

126. Ҳангоми иҷрои амалиёти хароҷот ба хазинадор манъ аст:

- бо хоҳиши муштарӣ иваз намудани пулҳои нақди як арзиши номиналӣ ба арзиши номиналии дигари он;

- дар як вақт аз рӯи ду ё якчанд чекҳои пулӣ додани пулҳои нақд;

- амалиёте, ки мувофиқи онҳо муштарӣ пулҳои нақдро насупорида, дар як вақт чеки пулӣ ва иттилоия барои супоридани пулҳои нақдро пешниҳод менамояд.

127. Пулгиранда (муштарӣ) аз хазина дур нарафта, дар ҳучраи бозшуморӣ, дар ҳузури нозир хазинаи хароҷот бастаҳои пурра ва нопурраро аз рӯи миқдори баста ва дастаҳои онҳо, даста ва варақҳои алоҳидаро варақ ба варақ, тангаро бошад аз рӯи миқдори халтачаҳо ва маблағи дар барҷасп нишондодашуда аз нав ҳисоб карда, санҷиш менамояд.

128. Ҳангоми бозшумории варақ ба варақи (дона-донаи) пулҳои нақд аз тарафи муштарӣ рӯйбастҳои болоиву поёнӣ, бастабандихо, ресмонҳо бо муҳри сурбӣ, лӯлаи полиэтиленӣ, барчаспи халтачаҳо то анҷоми бозшумории ҳамаи бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои танга нигоҳ дошта мешаванд.

129. Камомад, бешомад, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношоям ё шубҳанок, ки ҳангоми бозшумории пулҳои қоғазӣ ё тангаҳои додашуда ошкор гардидаанд, бо тартиби дар боби 14 Дастурамали мазкур муқарраршуда ба расмӣ дароварда мешаванд.

130. Шикоят дар бораи камомад, ошкор гардидани пулҳои нақди корношоям ва қалбақӣ қонё гардонида намешавад, агар пулҳои нақд аз тарафи муштарӣ дар ҳузури корманди ҳазинавии махсус ҷудокардашуда дар Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии молиявӣ бозшуморӣ нагардида бошад. Дар ин ҳусус дар ҷои намоён дар назди ҳазина эълон овехта мешавад.

131. Дар анҷоми рӯзи амалиётӣ ҳазинадор миқдор ва маблағи ҳуҷҷатҳои пардохташуда ва бақияи маблағи тахти ҳисобро, ки бо имзо ба мудирӣ ҳазина супорида мешавад, дар китоби 0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” менависад, маблағи тахти ҳисоб қабулгардидаро бо маблағи дар ҳуҷҷатҳои хароҷот ва навори назоратии ҳисобрас нишондодашуда ва инчунин бо бақияи воқеии пулҳо муқоиса намуда, баъд аз ин маълумотнома (Замимаи №10 Дастурамали мазкур) тартиб дода, онро ба имзо мерасонад ва гардишҳои ҳазинавии дар он овардашударо бо сабтҳои дафтарҳои ҳазинавии кормандони амалиётӣ муқоиса менамояд. Муқоиса бо имзои ҳазинадор дар дафтарҳои ҳазинавӣ ва имзои кормандони амалиётӣ дар маълумотномаи ҳазинадор ба расмӣ дароварда мешавад. Дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ки амалиёти хароҷот аз тарафи мудирӣ ҳазина иҷро карда мешавад, маълумотнома тартиб дода намешавад ва гардиши ҳазина, хароҷоти ҳазина ба маълумотномаи ҷамъбасти (Замимаи №11 Дастурамали мазкур) дохил карда мешавад.

Ҳангоми иҷрои амалиёт доир ба қабул ва додани пулҳои нақд аз ҷониби як ҳазинадор фақат маълумотномаи ҷамъбасти тартиб дода мешавад.

132. Бақияи пулҳои нақди ба тартиби муқарраргардида мурағаб ва бастабандишуда, ҳуҷҷатҳои якрӯзаи хароҷоти ҳазина, маълумотномаи ба он навори назоратии ҳисобрас иловагардидаро ҳазинадор баъди имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” ба мудирӣ ҳазина месупорад. Мудирӣ ҳазина дуруст тартиб додани маълумотнома, мутобиқати бақияи воқеии пулҳои нақдро бо далелҳои маълумоти маълумотномаи № 0482110 тафтиш мекунад ва онро ба имзо мерасонад.

133. Баробари анҷоми рӯзи корӣ хазинадор бақияи пешпардохте, ки барои додани музди кори кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ гирифта шудааст, бо тартиби муқарраршуда пулҳои қоғазиро бо дастаҳо ва бастаҳо ва тангаҳо бо халтаҳои пурра ва нопурраи гуногунариш мураттаб намуда, ба мудирани хазина бо имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” месупорад.

134. Баробари анҷоми се рӯзи корӣ аз рӯзи додани пешпардохт мудирани хазина бақияи истифоданагардидаи бо тартиби муқарраршуда дар бастаҳои пурра, нопурра ва омехта мураттабгардида ва бастабандишударо дар асоси ордери воридоти хазина қабул менамояд.

135. Ташкилотҳои қарзии молиявии низоми автоматишудаи бонкӣ дошта, ҳангоми гузаронидани амалиётҳои хазинавии хароҷоти бо истифодаи ин низом иҷрои вазифаҳои амалиётгар ва хазинадорро ба як нафар корманд вогузор мекунад ва метавонанд хизматрасонии муштариёро аз як равшана ба роҳ монанд.

Шакли ягонаи назорат ҳангоми анҷомдиҳии амалиётҳои хазинавии хароҷоти тавассути назорати электронии ҳуҷҷатҳо, мутобиқи тартиби низоми дохилии ташкилотҳои қарзии молиявӣ муайян карда мешавад.

## БОБИ 11. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАИ БЕГОҲӢ ВА ШАБОНА ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ МОЛИЯВӢ

136. Ташкилотҳои қарзии молиявӣ метавонанд қабули пулҳои нақди муштариёро пас аз анҷоми рӯзи амалиётӣ тавассути хазинаҳои бегоҳӣ ва шабона, инчунин амалиётҳои хароҷоти бо воҳидҳои сохтори зертобеи худро вобаста ба ҳамлу нақли дороиҳо ва мубодилаи асъор амалӣ намоянд.

137. Тартиби анҷом додани амалиёт бо хазинаҳои бегоҳӣ ва шабона бояд тибқи тартиби дохилии ташкилотҳои қарзии молиявӣ тасдиқ гардида, ба талаботҳои Дастурамали мазкур ҷавобгӯ бошад.

## БОБИ 12. ТАШКИЛИ КОР БО ПУЛҲОИ НАҚДИ КОРНОШОЯМ, ҚАЛБАКӢ ВА ШУБҲАНОК

138. Хазинадорони хазинаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ уҳдадоранд ҳангоми варақ ба варақ, дона ба дона бозшуморӣ намудани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо, коршоямии онҳоро назорат намоянд.

Назорат аз болои коршоямии пулҳои нақд мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

139. Ҳангоми бозшумории пулҳои нақд ҳазинадор пулҳои аслият ё коршоямиашон шубҳанокро ҷудо карда, ба нозир ё мудирӣ ҳазина месупорад, онҳо дар навбати худ ин пулҳоро барои муоина (экспертиза) ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон мефиристонанд.

140. Пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои фарсуда, инчунин пулҳои нақде, ки дорои нуқсонҳои корхонаҳои истеҳсоли пул мебошанд, навбандӣ карда мешаванд ва ба муомилот бароварда намешаванд.

141. Ба кормандони ҳазинавӣ манъ аст:

- ба муштарӣён баргардонидани пулҳои нақде, ки дар аслияти онҳо шубҳа ҷой дорад, ё пулҳои нақде, ки дорои аломатҳои қалбакӣ мебошанд;

- то гузаронидани муоинаи пулҳои нақд бо роҳи гузоштани тамға, муҳр, сӯроҳ кардан ё бо тарзи дигар ботил кардани пулҳои қоғазии аслиятшон шубҳанок.

142. Ҳазинадорҳо аз назорати коршоямии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои бо ёрии мошинҳои ҳисоби пул бозшуморидашуда озод нестанд ва дар ҳолати дар бастаҳои мураттабнамуда ва халтаҳои тангаи онҳо ошкор гардидани пулҳои нақди корношоям ё қалбакӣ ҷавобгарии пурраи моддӣ ба зиммадоранд.

Ҳазинадорҳое, ки ҳангоми бозшумории варақ ба варақ ё дона ба донаи пулҳои қоғазӣ ва ё тангаҳо, корношоямӣ ва қалбакии онҳоро ошкор накарданд, барои ҳамаи маблағи пулҳои нақди корношоям ва қалбакии қабулгардида ё ивазшуда ҷавобгарии пурраи моддӣ ба зиммадоранд.

143. Дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ муоинаи пулҳои нақдро мудирӣ ҳазина амалӣ менамояд, вале ҳуқуқи додани хулосаи хаттӣ оид ба муоинаи пулҳои нақдро танҳо воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон дода метавонад. Муоинаи коршоямии пулҳои нақди шубҳанок дар рӯзи ошкор гардидан ё ба муоина супоридани онҳо анҷом дода мешавад.

Ҳангоми муоинаи пулҳои нақди шубҳанок воситаҳои техникийи муоинаи пул истифода мегарданд. Дар асоси муоинаи гузаронидашуда мудирӣ ҳазина (муоинагар), ки муоинаро ба анҷом расонидааст, санади муоина тибқи Замимаи № 12 Дастурамали мазкур тартиб медиҳад.

144. Ҳангоми дар ҳазинаҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва воҳидҳои сохтории онҳо ошкор шудани пулҳои нақди корношоям, вале асли, мудирӣ ҳазина дар пулҳои қоғазӣ муҳри «корношоям» гузошта, ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, ному насабро нишон медиҳад ва имзо мегузорад.

Пулҳои қоғазии корношоям бо гузоштани тамғаи “корношоям” ба муштарӣ баргардонида мешаванд.

Пулҳои нақде, ки дар коршоямии онҳо шубҳа ҷой дорад, мавриди муоина қарор дода мешаванд. Муоинаро дар ҳузури муштарӣ гузаронидан мумкин аст.

Агар барои гузаронидани муоинаи пулҳои нақд таҳқиқи махсус талаб карда шавад, ба муштарӣ расид дар бораи қабули пулҳои қоғазӣ аз рӯи номинал барои муоина бо қайди силсила ва рақам дода мешавад.

Пулҳои нақди аслиятшон шубҳанокро яққоя бо расиди аввал ба расмият даровардашудаи иттилоияи пардохт ё нусхаи ордери воридоти хазина хазинадор барои гузаронидани муоина баъди имзо намудан дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина (муоинагар) месупорад. Агар муоина коршоямии пулҳои нақдро тасдиқ намояд, санади муоина дар ду нусха тартиб дода шуда, дар пулҳои қоғазӣ тамғаи «коршоям» бо нишон додани номи ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, ному насаб ва имзои мудирӣ хазина, ки муоинаро амалӣ намудааст, гузошта мешаванд.

Дар асоси санади муоина ордери воридоти хазина навишта мешавад, маблағи пулҳои ивазгардида ба хазинаи муомилот ва ба ҳисоби муштарӣ ворид карда мешавад. Нусхаи якуми санади муоина ба муштарӣ супорида мешавад. Нусхаи дууми санад яққоя бо расиди аввал ба расмият даровардашудаи иттилоияи пардохт ё нусхаи ордери воридот дар ташкилоти қарзии молиявӣ боқӣ мемонад ва дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз гузошта мешавад. Пулҳои нақди ивазшуда ба гурӯҳи пулҳои фарсуда гузаронида шуда, аз рӯи арзиш чамъ карда мешаванд ва дар хазинаи муомилоти ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз пулҳои нақди дигар на зиёда аз як соли тақвими ҳудо нигоҳ дошта мешаванд.

Аз рӯи ҳаҷми чамъ шуданашон пулҳои нақди мазкур ба Хазинаи марказӣ фиристода мешаванд.

145. Агар муоина пулҳои нақдро асли, вале корношоям муайян намояд, дар асоси санади муоина, ки дар ду нусха тартиб дода мешавад, дар пулҳои қоғазӣ муҳр бо навиштаҷоти «корношоям» гузошта шуда, мушаххасоти дар банди 144 Дастурамали мазкур пешбинишуда нишон дода мешавад. Нусхаи якуми санади муоина ба муштарӣ супорида мешавад, нусхаи дууми он дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз боқӣ мемонад. Пулҳои нақди корношоям дар ҳисоби дахлдори дар муросилот бо ҳисоби мутақобилаи дахлдори ғайритавозунӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ба муштарӣ баргардонидани пулҳои нақди мазкур баъди имзо намудан дар ордери хароҷоти хазинавии ҳисоби ғайритавозунӣ амалӣ карда мешавад, дар ин маврид расиди қаблан ба муштарӣ додашуда бозпас гирифта мешавад.

146. Агар муоина пулҳои нақдро қалбакӣ муайян намояд, санади муоина дар се нусха тартиб дода мешавад ва дар пулҳои қоғазӣ тамғаи «қалбакӣ» гузошта мешавад. Ташкилоти қарзии молиявӣ февран ба воситаи алоқа дар ин хусус ба мақомоти корҳои дохилии макони гузаронидани муоина хабар медиҳад. Нусхаи якуми санад ба муштарӣ дода мешавад. Дар асоси нусхаи

дуюми санад пулҳои нақди номбурда дар ҳисоби дахлдор дар муросилот бо ҳисоби мутақобилаи дахлдор аз рӯи арзиш ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар охири рӯз нусхаи зикршудаи санад якҷоя бо расиди иттилоияи аввал ба расмият даровардашуда дар ҳуҷҷатҳои ҳазинавии рӯз гузошта мешаванд. Нусхаи сеюми санад ба мақомоти корҳои дохилии маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти қарзии молиявӣ фиристода мешавад.

147. Супоридани пулҳои нақди қалбақӣ ба мақомоти корҳои дохилӣ дар ташкилоти қарзии молиявӣ ба корманди мақомоти корҳои дохилӣ аз рӯи санади супоридани пулҳои қалбақӣ, ки дар ду нусха таҳия мегардад, анҷом дода мешавад (Замимаи № 13 Дастурамали мазкур).

Нусхаи дуюми санад барои аз ҳисоби ғайритавозунӣ хориҷ намудани пулҳои нақди ба мақомоти корҳои дохилӣ супоридашуда асос мебошад ва дар охири рӯз дар ҳуҷҷатҳои ҳазинавии рӯз дӯхта мешавад.

148. Дар хусуси ошкор шудани пулҳои нақди аслиятшон шубҳанок ва қалбақие, ки ба мақомоти корҳои дохилӣ супорида шудаанд, ба Бонки миллии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда мешавад.

149. Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ пулҳои нақди шубҳаноки муштариёро (шаҳрвандонро) барои муоина бояд қабул намоянд. Дар ин маврид муштарӣ ариза менависад, ки дар он маблағи пулҳои нақди барои муоина супоридашаванда, арзиш, силсила ва рақамҳо нишон дода мешавад. Ба муштарӣ расид дода мешавад. Тартиби кор бо пулҳои нақди номбурда ва инъикос дар ҳисобдорӣ муҳосибавӣ аз рӯи тартиби дар бандҳои 144-146 Дастурамали мазкур нишондодашуда амалӣ мегардад.

150. Ҳангоми дар ҳазинаи бозшуморӣ дар раванди коркарди пулҳои нақди аз ташкилотҳои қарзии молиявӣ қабулгардида ошкор намудани пулҳои нақди корношоям ва аслиятшон шубҳанок, тибқи тартиби дар банди 180 Дастурамали мазкур пешбинишуда санади № 0482145 тартиб дода шуда, силсила ва рақами ҳар як пули коғазӣ ва маблағ нишон дода мешавад. Баста ё халтачаҳои тангаеро, ки дар онҳо пулҳои нақди корношоям ва аслиятшон шубҳанок ошкор гардидааст, нозир аз маблағи зерҳисоби гирифтааш пур менамояд.

Пулҳои нақди аслиятшон шубҳанок якҷоя бо санади №0482145 баъди имзо намудан дар китоби нозир шакли №0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” барои гузаронидани муоина ба мудири ҳазина супорида мешаванд.

Маблағи пулҳои нақди корношоям дар асоси санади № 0482145 аз суратҳисоби муросилотии ташкилоти қарзии молиявӣ ситонида мешавад. Ҳамзамон пулҳои нақди корношоям дар ҳисоби 91301 “Ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ”-и ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” дар Бонки миллии Тоҷикистон



дар муросилот бо ҳисоби мутақобилаи он бо арзиши ҳар як варақи пулҳои қоғазӣ ва ҳар як дона тангаҳо бо арзиши шартии 1 сомонӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

151. Агар дар натиҷаи муоинаи пулҳои нақди аслиятшон шубҳаноки дар ҳазинаи бозшуморӣ ошкоргардида муайян карда шавад, ки пулҳои нақд дорои нишонаҳои қалбақӣ нестанд, вале корношоям мебошанд, санади муоина дар ду нусха тартиб дода мешавад, дар пулҳои қоғазӣ тамғаи «корношоям» гузошта шуда, мушаххасоти дар банди 144 Дастурамали мазкур пешбинишуда нишон дода мешавад. Нусхаи якуми санади муоина ва санади № 0482145 якҷоя бо пулҳои нақди корношоям ва мушаххасоти ба онҳо иловагардидаи маводи бастабандии баста ба муштарӣ дода мешаванд. Нусхаи дуҷуми санади муоина якҷоя бо нусхаи дуҷуми санади № 0482145 дар ташкилоти қарзии молиявӣ боқӣ мемонад ва барои аз ҳисоби муросилотии дар муросилот бо ҳисоби ҳазинаи муомилот хориҷ намудани маблағи пулҳои нақди корношоям ва ҳамчунин барои то ба муштарӣ супоридан бо киматгузорӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоби дахлдор дар муросилот бо ҳисоби дахлдор ворид намудани пулҳои нақди корношоям асос мебошад. Пулҳои нақди корношоям баъди имзо дар ордери хароҷоти ҳазина аз рӯи ҳисоби дахлдор дар муросилот бо ҳисоби дахлдор ба муштарӣ баргардонида мешаванд.

152. Агар пулҳои нақди аз ҳазинаи бозшуморӣ барои муоина воридгардида қалбақӣ доништа шаванд, санади муоина дар се нусха тартиб дода мешавад. Нусхаи якуми санади муоина якҷоя бо нусхаи якуми санади №0482145 ва маводи бастабандӣ, ки ба онҳо илова гардидааст, ба муштарӣ фиристода мешавад. Нусхаи дуҷуми санади муоина бо нусхаи дуҷуми иловагардидаи санади №0482145 дар ҳуҷҷатҳои ҳазинавии рӯз дӯхта мешавад. Дар пулҳои қоғазӣ муҳр бо навиштаҷоти «қалбақӣ» гузошта мешавад. Дар асоси санади муоина маблағи пулҳои қоғазии қалбақӣ аз ҳисоби муросилотии муштарӣ дар муросилот бо ҳисоби ҳазинаи муомилот хориҷ карда мешавад. Дар баробари ин пулҳои қалбақӣ то ба мақомоти корҳои дохилӣ супоридани онҳо аз рӯи арзиш ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд.

Нусхаи сеҷуми санади муоина ба мақомоти корҳои дохилии макони гузаронидани муоина фиристода мешавад.

Ба мақомоти корҳои дохилӣ супоридани пулҳои қалбақӣ бо тартиби дар банди 147 Дастурамали мазкур пешбинишуда амалӣ карда мешавад.

153. Мудири ҳазинаи ташкилоти қарзии молиявӣ оид ба ҳар як ҳодисаи ошкор гардидани пулҳои қалбақӣ дар ду нусха хабарнома дар бораи пулҳои қалбақӣ тартиб медиҳад, ки нусхаи якуми он ба воҳиди сохтории дахлдори

Бонки миллии Тоҷикистон фиристода мешавад ва нусхаи дуум дар ташкилоти қарзии молиявӣ боқӣ мемонад.

154. Агар муоина коршоямии пулҳои нақди аслияташон шубҳаноки дар ҳазинаи бозшуморӣ ошкоргардидаро эътироф намояд, санади муоина дар ду нусха тартиб дода мешавад. Дар пулҳои қоғазӣ тамғаи «коршоям» бо нишон додани ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, номи хонаводагӣ ва имзои мудирӣ ҳазина, ки муоинаро ба анҷом расонидааст, гузошта мешавад. Пулҳои нақд бо тартиби дар банди 144 Дастурамали мазкур пешбинишуда нигоҳдорӣ карда мешаванд.

155. Дар ҳолати душвор будани муайянсозии коршоямии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо дар ташкилоти қарзии молиявӣ, онҳо на дертар аз рӯзи дигари қарз аз лаҳзаи гузаронидани муоина ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

Дар ин ҳолат дар асоси санади муоина, ки пулҳои нақд муоинаи минбаъдаро талаб менамояд, онҳо аз ҳисоби муросилотии муштарӣ дар муросилот бо ҳисоби ҳазинаи муомилот хориҷ карда мешаванд. Ҳамзамон бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш дар муросилот бо ҳисоби дахлдор ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд. Ҳангоми фиристодан пулҳои мазкур дар муросилот бо ҳисоби дахлдор бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоби дахлдор дохил ва ҳамзамон аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешаванд.

Рӯйхати пулҳои нақди аслияташон шубҳанок (Замимаи № 14 Дастурамали мазкур) дар се нусха тартиб дода мешавад. Агар онҳо ба воситаи пулрасонҳо ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон фиристода шаванд, нусхаҳои якум ва дуум ба пулрасонҳо дода мешавад, вале агар ин амалиёт ба воситаи почта анҷом дода шавад, нусхаҳои якум ва дууми рӯйхат бо пулҳо дар равонак (посилка) гузошта мешаванд. Нусхаи сеюми рӯйхат ба ҳуҷҷатҳои ҳазинавии рӯз дӯхта мешавад.

156. Дар Ҳазинаи марказӣ пулҳои барои муоина фиристодашуда дар ҳисоби ғайритавозунии 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” дар муросилот ба ҳисоби дахлдор бо арзиши ҳар як варақи пули қоғазӣ ё ҳар як танга 1 сомонӣ дохил карда мешаванд.

Мутахассиси муоинаи воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон муоинаи пулҳои нақди аслияташон шубҳаноки фиристодашударо дар давоми ду рӯзи қарзии барои муоина ворид гардидани онҳо амалӣ менамояд. Аз рӯи натиҷаҳои муоинаи анҷомдодашуда санади муоина тартиб дода мешавад.

157. Агар муоина муайян намояд, ки пулҳои нақди фиристодашуда қорношоям мебошанд, аз рӯи натиҷаҳои муоина дар се нусха санад тартиб дода мешавад, ки аз онҳо нусхаи якум ва сеюм ба ташкилоти қарзии молиявие, ки пулҳои нақдро барои муоина фиристодааст, ирсол мегардад,

нусхаи дуҷум дар Ҳазинаи марказӣ боқӣ мемонад ва барои аз ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” хориҷ намудани арзиши шартии пулҳои нақд истифода мешавад. Дар пулҳои қоғазӣ тамғаи “корношоям” гузошта шуда, сана, ному насаб ва имзои мутахассиси муоина нишон дода мешавад. Пулҳои нақди мубодилашуда ба тартиби дар банди 144 Дастурамали мазкур пешбинишуда дар ҳазинаи муомилот нигоҳдорӣ карда мешаванд.

158. Дар Ҳазинаи марказӣ маблағи пулҳои қоғазии аз муоина гузаштаи коршоям ба ҳисоби 10101 «Пули нақди ҳазина - пулҳои қоғазии Бонки миллии Тоҷикистон», тангаҳо ба ҳисоби 10105 “Пули нақди ҳазина – тангаҳои Бонки миллии Тоҷикистон» дар муросилот бо ҳисоби муросилотии ташкилоти қарзии молиявӣ ворид карда шуда, ҳамзамон аз ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” хориҷ карда мешавад.

Дар асоси супоришномаи пардохтӣ дар ташкилоти қарзии молиявӣ маблағи пулҳои нақди муоинашуда ба ҳисоби муштарӣ ворид карда мешаванд. Ҳамзамон маблағи пулҳои нақди муоинагардида аз ҳисоби ғайритавозунӣ хориҷ карда мешаванд.

159. Бо гирифтани санади муоина дар Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои нақди корношоям аз ҳисоби ғайритавозунӣ хориҷ карда мешаванд ва аз рӯи арзиш ба ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” ворид карда шуда, то ба муштарӣ додани онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Тасдиқнома дар бораи гирифтани пулҳои нақди корношоям ба Ҳазинаи марказӣ фиристода мешавад, ки дар асоси он пулҳои мазкур аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешаванд.

Нусхаи якуми санади муоина якҷоя бо пулҳои нақди номбурда тибқи тартиби дар банди 144 Дастурамали мазкур муқарраршуда ба муштарӣ супорида мешавад.

160. Дар ҳолати ошкор гардидани он, ки пулҳои нақди фиристодашуда қалбакӣ мебошанд, дар чор нусха санади муоина тартиб дода шуда, дар пулҳои қоғазӣ тамға бо навиштаҷоти “қалбакӣ” гузошта мешавад. Нусхаҳои якум ва сеюми санади муоина ба ташкилоти қарзии молиявӣ, ки пулҳои нақдро барои муоина фиристодааст, ирсол мегардад, нусхаи дуҷум дар Ҳазинаи марказӣ нигоҳ дошта мешавад, нусхаи чорум ба мақомоти корҳои дохилии макони ошкоргардида фиристода мешавад.

Пулҳои нақди қалбакӣ аз рӯи тартиби пешбиниқардаи банди 147 Дастурамали мазкур ба мақомоти корҳои дохилӣ супорида мешаванд.

Дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар асоси санади муоинаи гирифташуда пулҳои нақди қалбакӣ аз ҳисоби дахлдор

хориҷ карда мешаванд. Нусхаи якуми санад ба муштарӣ дода мешавад, нусхаи сеюм дар ҳуҷҷатҳои рӯз дӯхта мешавад.

161. Пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои табдилшудае, ки ба Ҳазинаи марказӣ фиристода мешаванд, аз тарафи мудирӣ хазина дар ҳалта ва ё ҳалтача ҷой карда шуда бастабандӣ карда мешаванд. Даҳони ҳалта ва ё ҳалтача якҷоя бо барчаспи аз матоъ дӯхташуда, бо ресмон маҳкам баста мешавад. Дар барчасп нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, маблағ, имзо ва тамғаи шахсӣ. Ҳалта ва ё ҳалтача аз ҷониби мудирӣ хазина бо муҳри сурбӣ маҳкам карда мешавад.

162. Ҳангоми ирсол маблағи пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои табдилшуда дар ташкилоти қарзии молиявӣ аз ҳисоби хазинаи муомилот хориҷ ва ба ҳисобҳои дахлдор ворид карда мешавад.

163. Дар Ҳазинаи марказӣ пулҳои нақди табдилшуда ба хазинаи муомилот ворид карда мешаванд ва худӣ ҳамон рӯз ба маблағи пулҳои нақди гирифташуда ба суратҳисоби муросилотии ташкилоти қарзии молиявӣ гузаронида мешаванд. Мувофиқи тартиби назорати минбаъда мутахассиси муоинаи воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ дуруст табдил шудани пулҳои нақдро санҷиш мекунад.

164. Дар хусуси пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои нодуруст табдилшуда, ки мутахассиси муоина ошкор намудааст, дар ду нусха санади муоина тартиб дода мешавад, ки нусхаи якуми он якҷоя бо маводи бастабандие, ки пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои мазкур дар он ошкор карда шудаанд, ба ташкилоти қарзии молиявӣ фиристода мешавад. Пулҳои нақди нодуруст табдилшуда низ ба ташкилоти қарзии молиявӣ баргардонида мешаванд. Нусхаи дуюми санади муоина дар Ҳазинаи марказӣ боқӣ мемонад.

Маблағи пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои нодуруст табдилшуда аз рӯи ҳисобномаи ташкилоти қарзии молиявӣ ба ҳисоби дахлдор дохил карда мешавад.

165. Дар ташкилоти қарзии молиявӣ баъди гирифтани супоришномаи пардохтӣ маблағи пулҳои нақди табдилшуда дар муросилот ба ҳисоби муросилотии муштарӣ аз ҳисобҳои дахлдор хориҷ карда мешавад.

Дар асоси санади муоина маблағи пулҳои нақди нодуруст табдилшуда аз рӯи ҳисобномаи корманди хазинавие, ки дар бораи табдил қарор қабул намудааст, ба ҳисоби дахлдор бурда мешавад.

166. Роҳбари ташкилоти қарзии молиявӣ уҳдадор аст, ки санади муоинаи аз воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон воридгаштаре ба таври дақиқ баррасӣ намояд ва ба тартиби муқарраршуда барои пӯшонидани камомаре, ки дар натиҷаи табдили нодурусти пулҳои

коғазӣ ва тангаҳо ба вучуд омадааст ва инчунин барои баланд бардоштани сифати кор бо пулҳои нақди аслияташон шубҳанок чораҳои зарурӣ андешад.

Маблағи пулҳои нақди нодуруст табдилшударо ба ҳазинаи ташкилоти қарзии молиявӣ ворид намуда, ба Ҳазинаи марказӣ тасдиқнома ирсол карда мешавад.

167. Пулҳои нақди аслияташон шубҳаноки аз муштарӣ қабулгардида ва хангоми коркарди пулҳои нақди воридшуда ошкоргардида, ки аз тарафи мудирӣ ҳазинаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ дар натиҷаи гузаронидани муоина нуксони корхонаҳои истехсоли пул доништа шудаанд, бо пулҳои нақди коршоями ҳазинаи муомилот иваз карда мешаванд. Дар санади муоина намуди нуксони пулҳои нақд нишон дода мешавад.

Маблағи пулҳои нақди табдилшуда аз ҳисоби ҳазинаи муомилот ба ҳисобҳои дахлдор бурда мешаванд.

Дар шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ пулҳои нуксондори воридшуда ҷамъоварӣ гардида, давра ба давра ба Ҳазинаи марказӣ ирсол мегарданд.

Дар ин ҳолат маблағи пулҳои нақди нуксондори ирсолгардида ба ҳисобҳои дахлдор ворид карда мешавад.

168. Дар Ҳазинаи марказӣ пулҳои нақди нуксондори аз шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ гирифташуда ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд ва ба нишони шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ тасдиқнома дар бораи гирифтани пулҳои нақд ирсол мегардад, ки дар асоси он ташкилоти қарзии молиявӣ маблағи пулҳои нақди нуксондорро аз ҳисоби дахлдор хориҷ менамояд. Мутахассиси муоинаи воҳиди сохтори дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои нақди нуксондорро муоина мекунад ва дар бораи дурустии нуксони корхонаҳои истехсоли пул доништа шудани пулҳо хулоса медиҳад. Маблағи пулҳои нақди нуксондор ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешавад.

Ба нишони ташкилоти қарзии молиявӣ пулҳои нақди мазкурро ирсолнамуда супоришномаи пардохтии кредитӣ фиристода мешавад, ки дар асоси он маблағи пулҳои нақди нуксондор дар Бонки миллии Тоҷикистон аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешавад.

Пулҳои дорой нуксонҳои истехсоли алоҳида нигоҳдорӣ мешаванд.

### БОБИ 13. ТАРТИБИ МУРАТТАБСОЗӢ ВА БАСТАБАНДИИ ПУЛҲОИ КОҒАЗӢ ВА ТАНГАҲО

169. Дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ тартиби ягонаи мураттабсозӣ ва бастабандии пули коғазӣ ва тангаҳо

истифода мешавад. Пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо аз рӯи арзиш ба коршоям ва фарсуда аз ҷониби хазинадорон ҷудогона мураттаб карда мешаванд.

170. Ҳар як 100 варақ пулҳои қоғазии арзишашон якхела ба дастаҳо мураттаб карда мешаванд ва ба тарзи салибӣ ё ҳалқавӣ дастабандӣ мегарданд. Дастабандии (бандерол) намунаи муқарраршуда дорои чунин мушаххасот мебошад: навиштаҷоти «Пулҳои қоғазии Бонки миллии Тоҷикистон», маблағ, миқдор ва арзиши пулҳои қоғазӣ. Баъди дастабандӣ намудани пулҳои қоғазӣ дар дастабандиҳо нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, имзо ва тамғаи хусусии хазинадоре, ки бозшуморӣ ва навъбандии пулҳои қоғазиро анҷом додааст.

171. Ҳар 10 дастаи арзишашон якхела ба бастаи пурраи 1000 варақа, ки бо рӯйбаст ва зербасти картонӣ таъмин мегардад, мураттаб карда мешавад. Рӯйбасти болоии намунаи муқарраршуда дорои мушаххасоти зерин мебошад: «Пулҳои қоғазии Бонки миллии Тоҷикистон», маблағ, миқдор ва арзиши пулҳои қоғазӣ. Ҳангоми мураттабсозии бастаи пулҳои қоғазӣ дар рӯйбаст нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзии молиявӣ, санаи бастабандӣ, имзо ва тамғаи шахсии хазинадоре, ки пулҳои қоғазиро ҳисоб карда, бастаро мураттаб намудааст.

172. Дар дастабандиҳои дастаҳо ва рӯйбасти бастаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявие, ки пулҳои қоғазии фарсуда доранд, тамғаи «фарсуда» гузошта мешавад.

173. Бастаи иборат аз дастаҳое, ки ба шакли салибӣ бастабандӣ шудаанд, бо ресмони бегиреҳу ноканда ба шакли салибӣ дубора бо чор гиреҳ баста мешавад. Нӯги ресмон аз муҳри сурбӣ гузаронида шуда, бо шакли салибӣ кашида мешавад, муҳри сурбӣ бо муҳранбур пахш карда мешавад. Нақши муҳранбур дорои мушаххасоти зерин мебошад: номи мухтасари ташкилоти қарзии молиявӣ ё Рамзи мушаххаси бонкӣ (РМБ) ва рақами муҳранбури хазинадор.

174. Бастаи иборат аз дастаҳое, ки ба дастабандии ҳалқавӣ бастабандӣ шудаанд, дар лӯлаи полиэтиленӣ гузошта шуда, бо дастгоҳи вакуумӣ аз ду тараф бо гузоштани нақши клише часпонида мешавад.

Ба ҳар як баҳяи берунии лӯла (лӯлаи полиэтиленӣ) нақши клише гузошта мешавад, ки дорои мушаххасоти зерин мебошад: номи ташкилоти қарзии молиявӣ, Рамзи мушаххаси бонкӣ (РМБ) ва рамзи (код)-и хазинадоре, ки бастаҳоро бастабандӣ намудааст.

175. Дастаҳои пурраи як арзиш, ки аз онҳо бастаҳои пурра мураттаб намудан имконнопазир аст, дар бастаҳои нопурра бастабандӣ карда мешаванд. Дастаҳои пурра ва нопурраи гуногунарзиш дар бастаҳои омехта мураттаб карда мешаванд.

176. Мушаххасоти рӯйбастҳои бастаҳои нопурра ва омехта ба таври дастӣ навишта мешаванд.

Дар рӯйбасти бастаҳои нопурра ва омехта нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзии молиявӣ, миқдор ва арзиши пулҳои қоғазӣ, маблағ, сана, имзо ва тамғаи шахсии хазинадор.

Бастаҳои нопурра ва омехта бо тартиби дар бандҳои 174-175 Дастурамали мазкур пешбинишуда бастабандӣ карда мешаванд.

177. Тангаҳои коршоям ва нуқсондор аз тарафи хазинадорон мутобиқи арзиш ба халтачаҳои пурра ва нопурра мураттаб карда мешаванд. Маблағи ҳадди ниҳии гузоштани тангаҳои филизии намунаи соли 2001 дар ҳар як халтача: арзиши 5 дирам - 100 сомонӣ, 10 дирам - 200 сомонӣ, 20 дирам - 400 сомонӣ, 25 дирам - 400 сомонӣ, 50 дирам - 500 сомонӣ, 1 сомонӣ - 1000 сомонӣ, 3 сомонӣ - 3000 сомонӣ, 5 сомонӣ - 5000 сомонӣ ва тангаҳои филизии намунаи солҳои 2011, 2017: 1 дирам - 25 сомонӣ, 2 дирам - 50 сомонӣ, 5 дирам - 100 сомонӣ, 10 дирам - 100 сомонӣ, 20 дирам - 200 сомонӣ, 50 дирам - 500 сомонӣ, 1 сомонӣ - 1000 сомонӣ, 3 сомонӣ - 3000 сомонӣ ва 5 сомонӣ - 5000 сомонӣ мебошад.

178. Тангаҳо дар халтачаҳои стандартӣ бидуни дарзҳои берунӣ мураттаб карда мешаванд. Даҳони халтача якҷоя бо барчасп аз матоъ бо канаб дӯхта шуда, маҳкам бе гиреҳ ва кандагиҳо баста машавад. Нӯтҳои канаб гиреҳ карда шуда, сурби муҳрӣ гузаронида мешавад ва бо муҳранбур пахш карда мешавад. Дар барчаспи халтачаҳои танга пай дар пай номи ташкилоти қарзии молиявӣ, сана, арзиш, маблағ, имзо, тамғаи шахсӣ ва ному насаби хазинадор навишта мешавад.

Ҳангоми қисман гирифтани танга ё гузоштани он дар халтача, бақияи танга аз тарафи хазинадор дона ба дона бозшуморӣ мешавад. Халтача аз нав бо тартиби дар банди мазкур нишондодашуда мураттаб карда мешавад.

#### БОБИ 14. ТАРТИБИ БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАН ВА ҶУБРОН КАРДАНИ ИШТИБОҶОТИ ХАЗИНАВӢ ВА ҲОДИСАҶОИ ДИГАРИ РИОЯ НАКАРДАНИ ИНТИЗОМИ ХАЗИНАВӢ

179. Дар хусуси бешомад, камомад, пулҳои нақди корношоям ва аслиятшон шубҳаноки дар бастабандии ташкилоти қарзии молиявӣ ошкоргардида дар ду нусха санади №0482145 тартиб дода мешавад (Замимаи № 8 Дастурамали мазкур).

Нусхаи якуми санад ба ташкилоти қарзии молиявие, ки дар бастабандии он иштибоҳи хазинавӣ ошкор гардидааст, фиристода мешавад. Дар хусуси пулҳои нақди аслиятш шубҳаноки ошкоршуда дар ду нусха санади муоина тартиб дода мешавад. Санади № 0482145 якҷоя бо нусхаи якуми санади

муоина ба ташкилоти қарзии молиявӣ ирсол мегардад. Нусхаи дуҷуми санади № 0482145 дар ҳуҷҷатҳои ҳазинавии рӯз дӯхта шуда, нусхаи дуҷуми санади муоина дар ҳазинаи бозшуморӣ гузошта мешавад.

Ба нусхаи якуми санади № 0482145 маводи бастабандӣ замима мегардад: рӯйбаст ва зербасти бастаҳо, дастабандиҳои дастаҳо, гиреҳбандӣ бо муҳри сурбӣ, бастабандии полиэтиленӣ бо нақши клише, ё барчаспи халтачаҳои танга ва гиреҳбандӣ бо муҳри сурбӣ, ки дар онҳо бешомад, камомад, пулҳои нақди корношоям ё шубҳанок ошкор карда шудааст.

Дар асоси санади №0482145 маблағи бешомаде, ки дар бастабандии ташкилоти қарзии молиявӣ ошкор карда шудааст, ба суратҳисоби муросилотии он ворид карда мешавад. Маблағи камомад ё пулҳои нақди корношоям аз суратҳисоби муросилотии он хориҷ карда мешавад.

Маблағи пулҳои нақди аслияташон шубҳанок аз суратҳисоби муросилотии ташкилоти қарзии молиявӣ дар асоси санади муоина дар бораи корношоям, қалбакӣ ё зарурияти муоинаи иловагӣ доништа шудани онҳо хориҷ карда мешавад.

Маблағи бешомаде, ки дар бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон ошкор гардидааст, ба ҳисоби 40894 «Даромадҳои дигар» ворид карда мешавад.

Маблағи камомад, пулҳои нақди корношоям ё қалбакӣ аз суратҳисоби ташкилоти қарзии молиявие, ки дар бастабандии он камомад, пулҳои нақди корношоям ё қалбакӣ ошкор карда шудааст, ситонида мешавад.

Дар ташкилоти қарзии молиявӣ маблағи камомад дар ҳисобҳои тавозунии мувофиқ аз рӯи феҳристи ҳисобҳо барои ташкилоти қарзии молиявӣ инъикос карда мешавад.

Маблағи бешомад ба суратҳисоби 42894 “Даромадҳои дигар” ворид карда мешавад. Маблағи камомад аз рӯи ҳисобномаи корманди ҳазинавие, ки ба иштибоҳи ҳазинавӣ роҳ додааст, гузаронида мешавад ва дар ҳисоб то пурра пардохт гардидани он ба ҳисоб гирифта мешавад.

Ҳангоми дар муддати то 30 рӯз барқарор накардани камомади ҳазина, ба бақияи боқимондаи он бо тартиби муқарраргардида ба андозаи 100 фоиз фонд аз рӯи камомади пулҳои нақд ташаккул дода мешавад.

180. Дар хусуси бешомад, камомад, пулҳои нақди корношоям ва аслияташон шубҳанок, ки дар бастабандии кормандони ҳазинавии Бонки миллии Тоҷикистон ошкор карда шудаанд, дар Дастгоҳи марказӣ дар ду нусха ва шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон дар се нусха санади № 0482145 тартиб дода мешавад. Нусхаи якуми санад якҷоя бо маводи бастабандии баста ё халта, ки дар банди 179 Дастурамали мазкур нишон дода шудааст, дар ҳуҷҷатҳои рӯз, нусхаи дуҷум ба ҳисобномаи иштибоҳоти ҳазинавии ҳазинадорон гузошта мешавад. Шубҳаҳои



минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон нусхаи сеюми санадро ба Бонки миллии Тоҷикистон ирсол мекунад.

Дар ин маврид маблағи бешомад ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешавад. Маблағи камомад, пули корношоям ё қалбақӣ ба ҳисоби дахлдор гузаронида шуда, аз ҳисоби корманди хазинавие, ки ба иштибоҳи хазинавӣ роҳ додааст, то рӯёнида шудан ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳангоми аз тарафи корманди хазинавӣ пардохт гардидани маблағи камомад, пулҳои нақди корношоям ё қалбақӣ ба андозаи маблағи воридгардида дар ҳисобҳои дахлдор дебет ва дар ҳисоби дахлдор аз рӯи ҳисобномаи хазинадор кредит карда мешавад.

181. Камомади пулҳои нақд новобаста аз маблағи онҳо дар лаҳзаи ошкор гардидан ба хароҷоти хазина бурда мешавад. Маблағи бешомад ба хазина дохил карда мешавад. Маблағи камомади дороиҳои дигар аз хазинадорони иштибоҳқарда ситонида шуда, дар ҳисоби дахлдор нишон дода мешавад.

182. Бешомад, камомад, пулҳои нақди корношоям ва аслияташон шубҳаноки дар фонди эмиссионӣ ошкоргардида ба ҳамон тартиби бешомад, камомад, пулҳои нақди корношоям, аслияташ шубҳаноки дар хазинаи муомилот ошкоршуда ба расмӣ дароварда мешаванд. Маблағи камомад, пулҳои нақди корношоям ё аслияташон шубҳанок аз хазинаи муомилот пурра карда мешавад.

183. Ҳангоми ошкор гардидани бешомад ё камомади пулҳои нақд, ки аз тарафи корманди хазина дар натиҷаи иштибоҳи хазинавӣ роҳ дода шудааст, инчунин ҳолати дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ, ғорат, роҳбари шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, филиал ва воҳидҳои сохтори дигари ташкилоти қарзии молиявӣ фавран ба Дастгоҳи марказии худ хабар медиҳад ва тафтиши пулҳои нақд ва дигар дороиҳоро таъйин менамояд.

Дар бораи ҳодисаи дуздӣ ё ҳодисаҳои дигари суиистифода роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ ба мақомоти қарзии дохилӣ хабар медиҳад ва корманди хазинавиеро, ки ба дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ роҳ додааст, аз кор дур менамоянд.

Дар хабарномае, ки аз ҷониби роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ навишта мешавад, ҷой ва санаи иштибоҳ ё ҳодисаи хазинавӣ, сабаби иштибоҳ ё хусусияти ҳодиса (дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ), маблағи зарари расонидашуда, вазифа, ному насаби шахси гунаҳгор, собиқаи қарзии ӯ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ, баёноти шахсии корманди хазинавие, ки ба иштибоҳи хазинавӣ ё ба исрофкорӣ, дуздӣ, қаллобӣ роҳ додааст, чораҳое, ки барои таъмини манфиатҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ворид гардидани маблағ барои ҷуброни зарар андешида шудаанд, дарҷ мегардад.

Ба хабарнома санади санчиш замима мегардад, ки аз ҷониби шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ва инчунин корманди хазинавии ба иштибоҳи хазинавӣ роҳдода ё аз тарафи шахсони дигаре, ки бо салоҳияти роҳбарияти ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба гузаронидани санчиши ҳодисаи дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ ҷалб карда шудаанд, ба имзо расонида мешавад. Санад дар се нусха тартиб дода мешавад: нусхаи якум ва дуёми санад аз рӯи мақом ба Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ фиристода мешавад, нусхаи сеюм дар воҳиди тобеи онҳо нигоҳ дошта мешавад.

Дастгоҳи марказӣ маводи пешниҳодшудаи воҳиди тобеи худро баррасӣ намуда, кифоя будан ё набудани чораҳоеро, ки аз ҷониби роҳбари ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои ба тартиб даровардани кори хазина ва аз шахсони гунаҳгор ситонидани зарари ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ расонидашуда андешида шудаанд, муайян месозад.

Дар ҳолати зарурӣ Дастгоҳи марказӣ доир ба беҳтар ба роҳ мондани кори хазинавӣ дар воҳидҳои тобеи худ, пурзӯр намудани назорат аз болои нигоҳ доштани пулҳои нақд ва дигар дороиҳо ва ба ҷавобгарӣ кашидани кормандони ба иштибоҳ роҳдода чораҳои иловагӣ меандешад.

Камомати пулҳои нақд ва дигар дороиҳо, ки дар натиҷаи дуздӣ ва ҳодисаҳои дигари суиистифода ба вуқӯъ омадааст, ба тартиби муқарраршуда аз ҳисобҳои дахлдоре, ки пулҳои нақд ва дигар дороиҳо дар онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, хориҷ карда мешавад ва ба ҳисоби дахлдор аз рӯи ҳисобномаи кормандони ба иштибоҳ роҳдода дохил карда мешавад.

184. Ҷуброни зарари ба Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ расонидашуда аз ҷониби корманде, ки онро расонидааст, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Барои ҳар як варақи пули қоғазӣ ва ҳар як дона тангаи камомад, бешомад, ғайрипардохт ва қалбакие, ки ташкилотҳои қарзии молиявӣ мурағат намудаанд, ба андозаи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ҷарима баста мешавад.

Ҳангоми дар бастаҳои пулҳои коршоям ошкор шудани пулҳои фарсуда ва дар бастаҳои пулҳои фарсуда ошкор шудани пулҳои коршоям ва ё дар ҳалтачаҳои тангаҳои коршоям ошкор шудани тангаҳои фарсуда ва дар ҳалтачаҳои тангаҳои фарсуда ошкор шудани тангаҳои коршоям барои ҳар як варақи пули қоғазӣ ва ҳар як дона танга ба андозаи зерин аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ҷарима баста мешавад (Замимаи №9 Дастурамали мазкур):

- пулҳои арзиши то 50 сомонӣ - 25 фоизи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо;

- пулҳои арзиши аз 100 сомони то 500 сомони - 50 фоизи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо.

185. Муқотиба оид ба камомад, дуздӣ ва ҳодисаҳои дигари суиистифода баъди пурра пардохт гардидани зарар ё аз тавозуни ташкилотҳои қарзии молиявӣ хориҷ намудани қарз ба бойгонӣ супорида мешавад.

186. Дар хусуси ҳар як ҳодисаи вайрон кардани интизоми ҳазинавӣ ташкилоти қарзии молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон хабар медиҳад.

## БОБИ 15. ТАРТИБИ НАТИҶАГИРИИ ҲАЗИНАИ МУОМИЛОТ

187. Пас аз муқоисаи гардиши ҳазинаи муомилот бо китоби ҳазинавии кормандони амалиётӣ, ҳазинадорҳо бақияи пулҳои нақди мавҷудбуда ва ба шакли муайян даровардари бо тартиби муқарраргардида яққоя бо маълумотнома ва санадҳои ҳазина ба мудирани ҳазина месупоранд.

Мудирани ҳазина пулҳои нақд, маълумотномаҳо ва ҳуҷҷатҳоро аз ҳазинадорҳо қабул намуда, тафтиш менамояд:

- аз тарафи кормандони амалиётӣ имзо шудани маблағи умумии гардиши ҳазинавӣ, ки дар маълумотномаи ҳазинадорони ҳазинаи воридоту хароҷот нишон дода шудааст;

- дар маълумотномаҳо дуруст баровардани бақияи пулҳои нақд бо мутобиқати навиштаҷот дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон”;

- мувофиқати миқдор ва маблағи ҳуҷҷатҳои супоридашуда бо нишондоди маълумотномаҳо.

Бақияи истифоданашудаи пулҳои нақди ба нозир барои пурра кардани норасоии ҳазина додашуда, ордери воридоту хароҷот бо замимаи нусхаҳои аввали санадҳои № 0482145-ро мудирани ҳазина аз ӯ бо имзо дар китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” қабул менамояд. Мудирани ҳазина аз нозир пулҳои нақди ҳазинаи муомилоти дар ҳазинаи бозшуморӣ коркардшударо бо имзо дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” қабул менамояд. Дурустии маълумотнома дар бораи коркарди пулҳои нақд дар ҳазинаи бозшумориро санҷиш намуда, маблағи умумии пулҳои нақди воқеан қабулшударо бо навиштаҷоти китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” ва маълумотнома муқоиса карда, ба он имзо мегузорад.

Аз рӯи маълумотномаҳои ҳисоботӣ ва навиштаҷоти китоби 0482155 - “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон”, инчунин ҳуҷҷатҳое, ки дар асоси онҳо шахсан ба онҳо пулҳои нақд дода шудааст, мудирани ҳазина маълумотномаи ҷамъбасти №0482111 тартиб дода, натиҷаи онро бо маълумоти ҳисобдорӣ муқоиса менамояд. Муқоиса бо имзои

сармуҳосиб дар маълумотномаи №0482111 ба расмият дароварда шуда, якҷоя бо маълумотномаҳои хазинадорон №0482109 ва №0482110 дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз нигоҳ дошта мешавад.

Мудири хазина пас аз муқоисаи гардиши хазинавии рӯз маблағи умумии воридоту хароҷоти пулҳои нақдро дар китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилот” қайд намуда, дар он бақияи хазинаро барои рӯзи дигар мебарорад.

188. Дар сурати фарқияти байни бақияи пулҳои нақд дар хазина ва маълумоти ҳисобдорӣ, мудири хазина фавран дар ин ҳусус роҳбарият ва сармуҳосибӣ (ё шахси ӯро ивазкунандаи) ташкилоти қарзии молиявиро барои чораҷӯии муайян намудани сабаби фарқият огоҳ менамояд. Ҳангоми тасдиқи бешомад ё камомад дар ин ҳусус санад тартиб дода мешавад.

189. Дар ташкилотҳои қарзии молиявии дорои ҳаҷми калони коркарди пулҳои нақд, вазифаи мудири хазина доир ба амалиёти пулҳои нақди хазинаҳои муомилот ё амалиётро метавонанд ба зиммаи сархазинадори (хазинадори калони) махсус ҷудокардашуда гузоранд.

Дар ин ҳолат мудири хазина пеш аз оғози амалиёт маблағи зарурии пулҳои нақдро барои анҷоми амалиёт ба сархазинадори (хазинадори калони) хазинаи муомилот ё амалиётӣ бо имзо дар китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” месупорад. Сархазинадор (хазинадори калон) дар давоми рӯзи корӣ бо имзо дар китоби 0482155 - “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” қабули пулҳои нақдро аз мудири хазина, аз хазинадорони хазинаҳои воридот, аз нозир анҷом дода, бо имзо дар китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба хазинадорони хазинаҳои хароҷот ва нозир пулҳои нақд медиҳад.

Баробари анҷоми рӯзи амалиётӣ хазинадорони хазинаҳои воридоту хароҷот ва инчунин нозир ба сархазинадор (хазинадори калон) ҳуҷҷатҳо ва пулҳои нақди бо тартиби муқаррар бастабандишударо месупоранд. Сархазинадор (хазинадори калон) бо тартиби муқарраркардаи банди 188 Дастурамали мазкур муқоиса ва ҷамъбасти хазинаро гузаронида, баъдан тибқи муқаррарот пулҳои нақдро бо имзо дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудири хазина месупорад.

190. Баъди ҷамъбаст мудири хазина ҳуҷҷатҳои хазинавиро якҷоя бо замимаҳо барои ба шакли муайян даровардан ва ҷузвбандӣ ба яке аз сархазинадорони (хазинадорони калони) махсус ҷудогардида месупорад. Ҳангоми ба шакли муайян даровардан, ҳуҷҷатҳои хазинавӣ аз рӯи ҳисобҳои (бо тартиби рақамҳои афзоянда) алоҳидаи воридот ва хароҷоти хазина ҷамъ карда мешаванд.

191. Хуҷҷатҳои хазинавӣ бояд на дертар аз рӯзи ояндаи корӣ дар ҷузвдонҳои алоҳида барои ҳар рӯз мураттаб карда шаванд. Ҷамъи маълумотҳои хуҷҷатҳои ҷузвбандишуда бо натиҷагирии маълумот барои чоп ҳисобу китоб карда мешаванд. Дар рӯи ҷузвдонҳо феҳристи ҷамъи маълумотҳои хуҷҷатҳои хазинавӣ часпонда мешавад (Замимаи № 15 Дастурамали мазкур).

Баъд аз муқоисаи ҷамъи хуҷҷатҳои хазинавӣ бо китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилот” навиштаҷоти рӯи ҷузвдон аз тарафи хазинадори мураттабнамудаи он ва мудирӣ хазина бо имзо тасдиқ карда мешавад.

192. Хуҷҷатҳои хазинавие, ки муҳлати нигоҳдориашон аз се сол зиёдтар аст, дар ҷузвдонҳои алоҳида мувофиқи муқаррароти муҳлати нигоҳдориашон дӯхта шуда, дар ин ҳусус дар рӯи парвандаи хуҷҷатҳои хазинавӣ муҳлати нигоҳдориашон нишон дода мешавад.

193. На дертар аз рӯзи оянда ҷамъи хуҷҷатҳо бояд аз тарафи сармуҳосиб бо маълумотҳои ҳисобдорӣ муқоиса гардида, бо имзои ӯ тасдиқ карда шаванд. Хуҷҷатҳои хазинавӣ дувоздаҳ моҳи охир дар ганҷхона зерӣ масъулияти мудирӣ хазина нигоҳ дошта мешаванд.

194. Маълумотномаи хуҷҷатҳои хазинавӣ дар асоси дархостнома бо имзои роҳбари ташкилоти қарзии молиявӣ ва сармуҳосиб дода мешавад.

Баровардани ҷузвбандиҳои хуҷҷатҳои хазинавӣ аз ҳудуди хазина фақат дар мавридҳои алоҳида ва танҳо бо иҷозати хаттии роҳбари ташкилоти қарзии молиявӣ роҳ дода мешавад. То охири рӯзи корӣ хуҷҷатҳо бояд ҳатман баргардонида шаванд. Ҳангоми санҷиш хуҷҷатҳои хазинавӣ бо забонхат ба санҷишгар дода мешаванд ва бояд дар утоқи алоҳидаи кулфшаванда нигоҳ дошта шаванд.

195. Хуҷҷатҳои хазинавии ташкилоти қарзии молиявӣ бо риояи муқаррароти қонунгузори Қумхурии Тоҷикистон дар асоси иҷозати раиси он, бо талаби суд, мақомоти тафтишотӣ ва дигар мақомоти салоҳиятдор аз рӯи парвандаҳое, ки дар истехсолоти онҳо мебошанд, агар ин ҳолатро қонунгузори Қумхурии Тоҷикистон пешбинӣ намуда бошад, гирифта мешаванд.

Ба ҷои хуҷҷати хазинавии аслии гирифташуда дӯхта мешаванд: нусхаи хуҷҷати гирифташудаи аз тарафи мудирӣ хазина тасдиқшуда, дархости гирифтани, пайнавишти гирифтани ё расиди (квитансияи) почта дар бораи фиристодани хуҷҷат. Дар ҳолате, ки якбора гирифтани чанд хуҷҷати хазинавии санаҳои гуногуни як соли тақвими лозим шавад, он гоҳ ба ҷои яке аз хуҷҷатҳои гирифташаванда ҷойгир карда мешавад: нусхаи он, дархости гирифтани, пайнавишти гирифтани ё расиди почта бо қайд дар бораи

фиристондани хуччат ва ба ҷои боқимондаи хуччатҳо танҳо нусхаҳо бо қайди маҳалли ҷойгиршавии талабкунанда.

## БОБИ 16. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ САНЦИШИ ДОРОИҲО ВА САНЦИШИ ҲОЛАТИ ҚОРҲОИ ХАЗИНАВӢ ДАР БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ВА ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ МОЛИЯВӢ

196. Санҷиши пулҳои қоғазӣ, тангаҳо ва дигар дороиҳои дар ганҷхонаҳо ва хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ мавҷудбуда ва санҷиши тартиби нигоҳдории онҳо гузаронида мешавад:

- бо фармони роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ, филиал ва дигар воҳидҳои сохтори онҳо, на камтар аз як маротиба дар ҳар семоҳа, инчунин ҳар сол ба ҳолати 1 январ (охири соли молиявӣ).

Агар дар давоми семоҳа дар шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва филиалҳо, дигар воҳидҳои сохтори ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз тарафи кормандони Дастгоҳи марказии онҳо санҷиш гузаронида шуда бошад ё бо сабаби муваққатан ивазшавии шахсони вазифадори масъули қабулу супоридани дороиҳо гузаронида шуда бошад, дар ин ҳолат зарурати гузаронидани санҷиши муқаррарии семоҳа вучуд надорад. Фосилаи муҳлати байни санҷишҳо набояд аз се моҳ зиёд бошад;

-ҳангоми ивазшавии роҳбар, сармуҳосиб ё мудири хазинаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ;

-ҳангоми додани ваколати ҳуқуқи доимии вазифаҳои масъули нигоҳдории пулҳои нақд ва дигар дороиҳо аз роҳбар ва сармуҳосиб ба муовинони онҳо;

-ҳангоми муваққатан ивазшавии яке аз шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо;

-дар дигар ҳолатҳо – бо фармоиши роҳбари шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, филиал ва воҳидҳои сохтори ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ё роҳбари Дастгоҳи марказии онҳо.

197. Санҷиши пулҳои нақд ва дигар дороиҳои, ки дар хазинаю ганҷхонаҳо мавҷуданд, аз ҷониби воҳидҳои сохтори дорои хазинаю ганҷхонаҳо гузаронида мешавад. Дар ин маврид бо фармони Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ комиссия таъсис дода мешавад. Барои гузаронидани санҷиш кормандони омодагардидае (пуртаҷрибае), ки барои иҷрои амалиётҳо бо дороиҳо алоқамандӣ надоранд, ҷалб карда мешаванд ва яке аз онҳо роҳбар таъин карда мешавад. Масъулияти ташкили дуруст ва иҷрои қоидаҳои муқарраргардидаи гузаронидани санҷишро

роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзии молиявӣ, ки санҷишро таъин кардааст, ба зимма дорад.

Дар ҳолати иваз шудани роҳбари шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ё филиал ва дигар воҳидҳои сохтори ташкилоти қарзии молиявӣ, санҷиш мутаносибан аз тарафи намоёндаи Дастгоҳи марказии онҳо, ки бо фармон таъин мегардад, роҳбарӣ карда мешавад.

Шахсоне, ки дар воҳиди сохтори дахлдоре, ки дар он санҷиш гузаронида мешавад, кор намекунад, барои гузаронидани санҷиш ҳангоми доштани супоришнома (гувоҳинома) бо имзои Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзии молиявӣ (Дастгоҳи марказӣ) ва бо муҳри нишондор тасдиқшуда роҳ дода мешаванд.

198. Санҷиш дар ҳузури шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо гузаронида мешавад. Ҳангоми гузаронидани санҷиш ҳузур надоштани яке аз шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар санад қайд карда мешавад.

199. Санҷиши гузаронидашаванда набояд ба раванди муқаррарии амалиёт халал расонад.

Санҷиш ногаҳон гузаронида мешавад ва ҳамаи дороиҳо ба ҳолати ҳамон рӯз ва бо чунин пайдарпайие, ки барои пинҳон кардани дуздӣ ва камомади пулҳои нақд ва дигар дороиҳо имкон намедиҳад, анҷом дода мешавад.

Санҷишро шурӯъ намуда, роҳбари он тамоми ганҷхонаҳо ва ҷевонҳои дохили ҳазинаро новобаста аз мавҷуд будани дороиҳо дар онҳо то лаҳзаи оғози санҷиш муҳр мезанад, тамоми пулҳои нақд ва дигар дороиҳои дар ҳазинаҳо ва фондҳои эмиссионӣ бударо таҳти назорати худ мегирад.

То пурра санҷиш кардани ҳазинаҳо ва фонди эмиссионӣ даромадани шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ба ганҷхонаҳо танҳо дар ҳузури роҳбари санҷиш иҷозат дода мешавад, ба зами он ворид кардан ё гирифтани пулҳои нақд ва дигар дороиҳо дар ин давра зери назорати ӯ анҷом дода мешавад. Дар ҳолате, ки агар якбора санҷиши дороиҳои дар боло зикршуда натавонад анҷом ёбад, роҳбари санҷиш баъди ба охир расидани рӯзи корӣ якҷоя бо шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ганҷхонаҳоро муҳргузори намуда, онҳоро тибқи тартиби муқарраргида ба посбон месупорад. Муҳри роҳбари санҷиш дар тахтача дар қисми болои муҳрҳои шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо гузошта мешавад. Бо ба охир расидани санҷиши ҳар як ганҷхонаи алоҳидаи пулҳои нақд ва дигар дороиҳо, ганҷхонаҳо аз тарафи роҳбари санҷиш муҳргузори карда намешаванд.

200. Дар ҳолати ивазшавии роҳбар ва шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ва инчунин ҳангоми вогузор намудани ваколати роҳбарӣ назоратии фонди эмиссионӣ, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои фонди

эмиссионӣ варақ ба варақ, дона ба дона ҳисоб карда мешаванд. Дар сурати хеле зиёд будани ҳаҷми пулҳои нақд дар ганҷхонаҳо, роҳбари санҷиш метавонад бозшумории варақ ба варақ ва дона ба донаи пулҳои нақди дар фонди эмиссионӣ бударо ба таври интихобӣ гузаронад.

Ба роҳбари санҷиш дар фармони қабулу супурди пулу дороиҳо ҳуқуқи тамдиди муҳлати муқарраркардаи тафтиш дода мешавад.

Ҳангоми муваққатан иваз намудани яке аз шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ва инчунин ҳангоми санҷиш ба ҳолати 1 январ, охири соли молиявӣ ва ҳар семоҳа, пулҳои нақди фонди эмиссионӣ ба миқдори интихобан муайянкардаи роҳбари санҷиш мавриди бозшумории варақ ба варақ ва дона ба дона қарор дода мешавад.

201. Санҷиши пулҳои қоғазӣ, танга ва дигар дороиҳо ба тартиби зерин анҷом дода мешавад:

- пулҳои қоғазии ҳазинаи муомилот аз рӯи баста ва дастаҳо, тангаҳо бо навиштаҷоти барчаспи халтачаҳо ва пулҳои нақди қаблан мураттаб ва бастабандишуда аз рӯи навиштаҷоти барчаспи халтаҳо (тележкаҳо), халтачаҳо санҷиш гардида, маблағи умумии пулҳои нақд бо маълумоти китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои ҳазинаи муомилот” муқоиса карда мешавад. Пас аз ин санҷиши пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо таҳти ҳисоби пурраи варақ ба варақ ва дона ба дона қарор мегирад.

Дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявии дорои ҳаҷми зиёди пулҳои нақди коркардшаванда, ҳангоми санҷиши ногаҳонии ҳар семоҳа ва санҷиши дороиҳо, ки ба ивазшавии шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо вобаста мебошад, пулҳои нақди ҳазинаҳои муомилот имкон дорад ба миқдори интихобан муайянкардаи роҳбари санҷиш ҳисоб карда шаванд:

- пулҳои қоғазии дар фонди эмиссионӣ мавҷудбуда аввал аз рӯи бастаҳо, дастаҳо ва навиштаҷоти рӯйбаст ва барчаспи халтаҳо, тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспи халтачаҳо, илова бар он ҳисоби варақ ба варақ ва дона ба дона аз рӯи миқдори интихобан муайянкардаи роҳбари санҷиш бозшуморӣ мешаванд;

- асьор, аз рӯи бастаҳо, дастаҳо ва навиштаҷоти рӯйбаст ва барчаспи халтаҳо санҷиш гардида, баъдан варақ ба варақ ва дона ба дона бозшуморӣ карда мешаванд, дар сурати зиёд будани ҳаҷми онҳо интихобан ба миқдори муайянкардаи роҳбари санҷиш варақ ба варақ ва дона ба дона бозшуморӣ карда мешаванд;

- дигар дороиҳо аз рӯи навиштаҷоти рӯйбаст ва барчаспҳо аз рӯи арзиши номиналӣ ё шартии онҳо мавриди санҷиш қарор гирифта, ба миқдори муайянкардаи роҳбари санҷиш варақ ба варақ ҳисоб карда мешаванд.



202. Пулҳои коғазӣ, тангаҳо ва дигар дороиҳо барои бозшуморӣ варақ ба варақ ва дона ба дона шахсан аз тарафи роҳбари санҷиш интиҳоб карда мешаванд.

203. Бастаҳо ва халтаҳо бо рӯйбаст ва барчаспҳои осебдида ва навиштаҷоти нодурусти рӯйбастҳо варақ ба варақ ва дона ба дона ҳисоб карда мешаванд.

204. Бозшумории варақ ба варақ ва дона ба дона ҳангоми санҷиш имкон дорад тариқи назоратӣ, яъне гирифтани як қисми пулҳои нақд гузаронида шавад. Дар ин ҳолат санҷишгар пулҳои нақдро барои ҳисоби варақ ба варақ ва дона ба дона ба ҳазинадор супорида, қаблан рӯйбастро аз баста, барчаспҳоро аз халтаҳо кушода, як қисми барои ҳазинадор номаълуми пулҳои нақдро барои назорат назди худ нигоҳ медорад. Ҳазинадор пулҳои нақдро ҳисоб карда, маблағи онҳо ё шумораи пулҳои нақдро ба санҷишгар хабар медиҳад, ки ба онҳо санҷишгар мутаносибан маблағи пулҳои нақд ё шумораи пулҳои нақди барои назорат мондари илова менамояд. Натиҷаи бадастомадаро бо маълумоти дастабанд ё барчаспи халтача муқоиса менамояд. Ҳангоми дуруст будани маблағи умумӣ (шумораи пулҳои нақд), пулҳои нақди барои назорат мондашуда барои бозшуморӣ ва мурағаб сохтани дастаҳо ва халтаҳо ба ҳазинадорон супорида мешавад.

Ҳангоми номутобикатии маблағ, пулҳои нақд аз тарафи санҷишгар ҳисоб карда мешаванд ва пас аз он бо тартиби муқарраргардида аз тарафи ҳазинадори ҳисоби авваларо анҷомдода аз нав бозшуморӣ гардида, мурағаб карда мешаванд. Дастабандҳо, рӯйбаст ва бастабандии полиетиленӣ бо нақши клише (ресмони сурбӣ), бастаи кушода, барчаспи халтаҳо то ба охир шуморидани тамоми пулҳои нақд дар ихтиёри санҷишгар мемонад.

Ҳангоми ошкор шудани бешомад, камомад, пулҳои нақди корношоям ва ё аслиятшон шубҳанок санади №0482145 тибқи банди 180 Дастурамали мазкур тартиб дода мешавад.

Супоридани пулҳои нақд барои бозшуморӣ ба ҳазинадороне, ки худи онҳо пулҳои нақдро мурағаб кардаанд, дар ҳолатҳои истисноӣ аз тарафи роҳбари санҷиш иҷозат дода мешавад.

205. Баъд аз санҷиши воқеии пулҳои нақд ва дигар дороиҳои дар ганҷхонаҳо буда санҷишгар дороиҳоро бо маълумоти китобҳои №0482120-“Китоби қайди дороиҳои ҳазинаи муомилот” ва №0482141--“Китоби қайди дороиҳои фонди эмиссионӣ” бо тавозуни ҳамарӯза ва ҳисобдорӣ таҳлилий (аналитикӣ) муқоиса намуда, ғайр аз он месанҷад, ки оё тамоми пулҳои нақд ва дигар дороиҳои барои санҷиш гирифташуда ба ганҷхонаҳо бозгардонида шудаанд, ё не.

Маблағи ҳуҷҷатҳои аз ҳисобдории муҳосибавӣ нагузашта далели бақияи ҳазина ба ҳисоб намеравад ва он камомад шуморида мешавад. Бешомади дар ҳазина ошкоргардида ба ҳисоби даромад ворид карда мешавад.

206. Дар ҳолати ошкор намудани камомад ё бешомади пулҳои нақд санади №0482145 тибқи банди 180 Дастурамали мазкур тартиб дода шуда, тамоми пулҳои нақди мураттабсохтаи ҳазинадоре, ки дар он камомад ё бешомад ошкор гардидааст, бояд варақ ба варақ ва дона ба дона ҳисоб карда шаванд.

207. Дар бораи гузаронидани санҷиши дороиҳо бо имзои тамоми кормандоне, ки дар санҷиш иштирок намудаанд ва шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо санад тартиб дода мешавад.

Дар бораи супоридани калидҳо ва муҳрҳои ганҷхонаҳо аз як шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ба шахси дигар дар санад бо нишон додани рақамҳои онҳо қайди дахлдор ворид карда мешавад. Ҳангоми муайян кардани камомад ё бешомади пулҳои нақд ва дигар дороиҳо, фарқият дар ҳисобдорӣ ё камбудӣ дар таъмини нигоҳдории дороиҳо нусхаи санад ба Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ раво карда мешавад.

208. Ҳангоми санҷиш вобаста ба ивазшавии шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, имзои ҳуҷҷатҳои вобаста ба нигоҳдории фонди эмиссионӣ, пулҳои нақди ҳазинаи муомилот ва дигар дороиҳо, инчунин гузаронидани амалиёт бо онҳо то анҷоми санҷиш ва имзои санад аз тарафи шахси супорандаи пулҳои нақд ва дороиҳо сурат мегирад.

209. Ҳангоми гузаронидани санҷиши ногаҳонӣ, санҷишҳои ба ҳолати 1 январ, охири соли молиявӣ ва санҷишҳои вобаста ба муваққатан ивазшавии шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, санҷиши пулҳои нақд дар халтаҳо, халтаҳо ва қуттиҳои бастабандишуда қаблан аз рӯи навиштаҷоти барчаспи халтаҳо, халтаҳо ва навиштаҷоти қуттиҳо сурат мегирад. Баъд аз ин санҷиши пулҳои нақд аз рӯи бастаю дастаҳо ва бозшумории варақ ба варақ, тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспи халтаҳо ва бозшумории дона ба дона анҷом дода мешавад. Миқдори бозшумории варақ ба варақи пулҳои қоғазӣ ва дона ба донаи тангаҳо аз тарафи роҳбари санҷиш муайян карда мешавад.

210. Ба ғайр аз санҷиши пулҳои қоғазӣ, танга ва дигар дороиҳои дар ганҷхонаҳо мавҷуд буда, ҳар семоҳа аз рӯи нақшаи аз тарафи роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ тасдиқшуда санҷиши ташкили корҳои ҳазинавӣ, вазъи муҳофизат ва низоми сигналдиҳӣ, риоя намудани тартиботи гузарномадиҳӣ санҷида мешавад.

Дар ҳолати ошкор шудани камбудии аз рӯи масъалаҳои санҷиш санад бо нишондоди хусусияти ошкор шудани камбудии, ному насаби

кормандони ба камбудӣ роҳдода, сабаби камбудҳо ва қабули чораҳои бартараф намудани онҳо тартиб дода мешавад. Санад аз тарафи санҷишгарон ва шахсони масъули санҷишшаванда имзо карда мешавад.

Тамоми санҷишҳои гузаронидашуда дар китоб ба қайд гирифта мешавад, ки дар он ному насаб ва вазифаи санҷишгар, соҳаи санҷишкардаи он, вақти гузаронидани санҷиш, ҳаҷми санҷиш, натиҷаи он (истинод ба санад карда мешавад ё навишта мешавад «эрод надорем») нишон дода мешавад.

Роҳбарияти Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилотҳои қарзии молиявӣ вазифадор аст, ки дар муҳлати панҷ рӯз натиҷаи санҷишро дида баромада, камбудҳои ошкоргардидаро бартараф намояд, инчунин доир ба ташкили кор бо риояи қатъии Дастурамали мазкур чораҳо андешад.

## ТАҶҲИЗОНИДАНИ ҶОЙҲОИ КОРИИ КОРМАНДОНИ ХАЗИНАВӢ

### 1. Феҳристи таҷҳизоти тавсияшавандаи ҷойҳои кори кормандони хазинавӣ

Номгӯи таҷҳизот	Номгӯи хазинаҳо		
	– воридот	! хароҷот	! бозшуморӣ
Маҷмӯи асосии таҷҳизот:	+	+	+
- аксбардори мушоҳидавӣ	+	+	+
- мизи хазинадор бо қуттиҳои дорои қулфи гузарвожаи (сирри) инфиродӣ	+	-	+
- курсии гардон	+	+	+
- мошини ҳисоби пул	+	+	+
- дастгоҳи тафтиши аслияти пулҳои коғазӣ (детектор)	+	+	+
- воситаи бастабандии пулҳои коғазӣ	+	+	+
- василаи ҳамлу нақли пул	+	+	+
- намолавҳаи иттилоотӣ барои даъвати муштарӣ	+	+	+
- воситаи алоқа (гуфтугӯ)	+	+	+
- воситаи инфиродии	+	+	+

нигоҳдории кулфдор (ҷевони филизӣ, сейф, равонаки пӯшида)	+	+	+
- дастгоҳи ҳисобрасӣ (калькулятор)	+	+	+
- асбоби назорати радиатсия	-	-	-
- воситаи ворид кардани мушаххасот	+	+	+
- мошини ҳисобу навъбандӣ, ҳисоби пул бо воситаи назорати аслияти пулҳо	+	+	+
- мошини бастабандӣ	+	+	+
- низоми электронии тасдиқи аслияти санадҳои ҳазинавӣ	+	+	+

а) Мизи хазинадорони хазинаи бозшуморӣ бо девораҳои шаффоф, ки ҷойҳои кориро аз ҳам ҷудо мекунад ҷиҳозонида мешавад.

б) Таҷҳизонидан бо курсиҳои муқаррарии ғайригардон низ иҷозат дода мешавад.

в) Ҳангоми зарурат, дар ҳолати зиёд будани ҳаҷми бозшуморӣ дар макони алоҳидаи хазинаи бозшуморӣ якчанд мошин гузошта мешавад.

г) Ба истифодаи як асбоб аз ҷониби якчанд хазинадор иҷозат дода мешавад.

ғ) Ҷойҳои кори нозирон (мудирони хазинаҳои бозшуморӣ) муҷаҳҳаз карда мешавад.

Дар хазинаи бозшуморӣ имкон дорад, ки калькуляторҳои бевасилаи ҷопгарӣ истифода гарданд.

д) Ҳангоми ҷиҳозонидани ҷойҳои кори хазинадорон бо мошинҳои ҳисобу навъбандӣ онҳо мутобиқи қоидаҳои истифодаи ин мошинҳо муҷаҳҳаз карда мешаванд.

2. Ҷойи кори мудир хазина (муоинагар) барои гузаронидани таҳқиқи қобили пардохт будани пулҳо бояд дорои таҷҳизоти зерин бошад: зарранамои дучашмаи барҷастабинӣ (стереоскопӣ), зарранамои таҳқиқи нургузар, асбобҳо барои хондани аломатҳои фаробунафш, магнитӣ ва метамерӣ дар пулҳо, дастгоҳи акснамо, лавозимоти озмоишгоҳӣ.

3. Утоқи бозшумории пули муштариён бо мошинҳои ҳисоби пул муҷахҳаз карда мешавад.

Замимаи №2  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
ҳазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва  
ташкilotҳои қарзии молиявӣ”

### ШАРТНОМАИ НАМУНАВӢ дар бораи ҷавобгарии пурраи моддӣ

“ \_\_\_\_\_ ” с. 20 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ шаҳри \_\_\_\_\_

(Бонки миллии Тоҷикистон ё номи ташкилоти қарзии молиявӣ)  
дар симои \_\_\_\_\_  
(роҳбар)

, ки дар асоси \_\_\_\_\_ амал менамояд, минбаъд “Корфармо” номида мешавад  
аз як тараф ва \_\_\_\_\_  
(норму насаб, вазифа)

,ки минбаъд “Корманд” номида мешавад аз тарафи дигар, Шартномаи  
мазкурро бо шартҳои зерин бастанд:

1. Корманде, ки вазифаи \_\_\_\_\_-ро ишғол  
(номи вазифа) менамояд ё кори \_\_\_\_\_-ро иҷро

мекунад ва бевосита бо нигоҳдорӣ, коркард, бозшуморӣ, гузаронидани муоина, қабул, додан ва ҷойтабдили дороиҳо алоқаманд аст, барои таъмин накардани муҳофизати дороиҳое, ки ба ӯ вогузор шудааст, ҷавобгарии пурраи моддӣ ба зимма мегирад ва вобаста ба гуфтаҳои боло уҳдадор мешавад:

2. Корманд уҳдадор аст:

- бо дороиҳои ба ӯ барои нигоҳдорӣ ё бо мақсадҳои дигар додасуда боэҳтиёт муносибат намояд ва барои пешгирии зарару хисороти ҷораҳо андешад;

- ба Корфармо дар хусуси ҳамаи ҳолатҳое, ки ба таъмини муҳофизати дороиҳои ба зиммаи ӯ вогузоршуда таҳдид мекунанд, сари вақт хабар диҳад;

- қоидаҳои муқарраршудаи анҷоми амалиёт бо дороиҳо ва нигоҳдории онҳоро қатъиян риоя намояд;

- маблағи бо гуноҳи ӯ роҳёфтаи камомад ва пулҳои ғайри қобили пардохт ва қалбакиро, ки ошкор накардааст, ҷуброн созад;

- дар ҳеҷ кучо, ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ андоза амалиёти нигоҳдории дороиҳо, фиристодани онҳо, ҳамлу нақл, муҳофизат, сигнализатсия, ҳамчунин супоришҳои хидматиро аз рӯи хазина, ки ба ӯ маълум аст, ошкор наамояд;

- тибқи тартиби аз ҷониби Корфармо муқарраршуда пешбурди ҳисобу китоб, тартиб додан ва пешниҳод намудани ҳисобот оид ба гардиш ва бақияҳои маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳои ба ӯ супоридашударо пеш барад.

3. Корфармо уҳдадор аст:

- ба корманд барои қори муътадил ва таъмини пурраи нигоҳдории дороиҳои моддӣ ба ӯ вогузоршуда шароити зарурӣ фароҳам орад;

- Кормандро бо қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси ҷавобгарии моддӣ кормандон барои зарару хисороти воридкарда, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (дастурамалҳо, қоидаҳо оид ба нигоҳдорӣ, коркард, фуруш, супоридан, ҳамлу нақл ва гузаронидани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳои ба ӯ супоридашуда) шинос намояд.

4. Дар ҳолати бо гуноҳи корманд таъмин нагаштани муҳофизати дороиҳои ба ӯ вогузоршуда, таъйини миқдори зарари ба Корфармо расонидашуда ва ҷуброни вай мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

5. Корманд дар ҳолати бе гуноҳи вай воқеъ шудани зарар ҷавобгарии моддӣ бар дӯш надорад.

6. Амали ин шартнома дар тамоми муддати қор бо дороиҳои моддӣ ба корманд вогузоршуда идома меёбад.

7. Шартномаи мазкур дар 2 (ду) нусхаи асл таҳия шудааст, ки онҳо эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд ва як нусхагӣ ба Тарафҳо дода мешаванд.

8. Нишонии ҳуқуқӣ ва мушаххасоти Тарафҳо

Корфармо \_\_\_\_\_

Корманд \_\_\_\_\_

Корфармо \_\_\_\_\_

(имзо, ному насаб)

Корманд \_\_\_\_\_

(имзо, ному насаб)

Ҷ.М.

Замимаи №3

ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва  
ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

Номи ташкилоти қарзии молиявӣ \_\_\_\_\_

Варақаи воридоти хазина

“ \_\_\_\_\_ ” с. 20 \_\_-

Рақами амалиёт \_\_\_\_\_

Маблағи даромад \_\_\_\_\_

Ному насаби муштарӣ \_\_\_\_\_

Суратҳисоби амалиёт \_\_\_\_\_

Номи суратҳисоб \_\_\_\_\_

Маблағи ба суратҳисоб воридшаванда (бо хуруф)

Рамз \_\_\_\_\_

Таъиноти амалиёт

Пуркунии суратҳисоб ба воситаи \_\_\_\_\_

Имзои муштарӣ

Нозир

Хазинадор



Замимаи №4  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазиनावӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

Номи ташкилоти қарзии молиявӣ \_\_\_\_\_

Варақаи хароҷоти ҳазина  
“ \_\_\_\_\_ ” с. 20 \_\_\_\_\_

Рақами амалиёт \_\_\_\_\_

Маблағи хароҷот \_\_\_\_\_

Ному насаби муштарӣ \_\_\_\_\_

Суратҳисоби амалиёт \_\_\_\_\_

Номи суратҳисоб \_\_\_\_\_

Маблағи аз суратҳисоб хориҷшаванда (бо ҳуруф)

Рамз \_\_\_\_\_

Таъиноти амалиёт

Хароҷот аз суратҳисоб ба воситаи \_\_\_\_\_

Шиносномаи № \_\_\_\_\_

Маблағи нишондодашударо гирифтам

Имзои муштарӣ

Нозир

Ҳазинадор

Замимаи №5  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва  
ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

Шуъбаи танзими муомилоти пулӣ  
Идораи ҳисобдорӣ

(номи ташкилоти қарзии молиявӣ)

Тасдиқномаи № \_\_\_\_\_  
аз « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ с.20 \_\_\_\_

Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи “ \_\_\_\_ ”  
с.20 \_\_\_\_ дар асоси фармоиши № \_\_\_\_\_ аз “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ с. 20 \_\_\_\_ аз  
\_\_\_\_\_ ворид шудани

(номи ташкилоти қарзии молиявӣ)

пулҳои \_\_\_\_\_ ба фонди эмиссионӣ ва хазинаи  
муомилотӣ ба маблағи \_\_\_\_\_ (номгуӣ пул)

(маблағ бо рақам ва ҳарф)

сомониро тасдиқ менамояд.

Ҳисоби тавозунии № \_\_\_\_\_

Номинал	Шумора	Маблағ (сомонӣ)
1 дирам		
2 дирам		
5 дирам		
20 дирам		
50 дирам		
1 сомонӣ		
5 сомонӣ		
10 сомонӣ		
20 сомонӣ		
50 сомонӣ		
100 сомонӣ		
200 сомонӣ		
500 сомонӣ		
Ҷамағӣ:		

Сардори

Ҳазинаи марказӣ

\_\_\_\_\_

(имзо)

\_\_\_\_\_

(ному насаб)

Сармутахассис

\_\_\_\_\_

(имзо)

\_\_\_\_\_

(ному насаб)

Мудири ҳазина

\_\_\_\_\_

(имзо)

\_\_\_\_\_

(ному насаб)

Замимаи № 6  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
ҳазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

\_\_\_\_\_

(номи ташкилоти қарзии молиявӣ)

## МАЪЛУМОТНОМАИ

хазинадори хазинаи воридот дар хусуси ҳаҷми маблағи қабулкарда ва  
миқдори ҳуҷҷатҳои пулии ба хазина воридшуда  
дар \_\_\_\_\_ с. 20 \_\_\_\_\_

№№	Ному насаби кормандони амалиётӣ	Миқдори ҳуҷҷатҳои воридот, ки ворид шудаанд	Маблағи воридшуда	Имзои кормандон и амалиётӣ
----	--	--	----------------------	-------------------------------------

Ҳамагӣ \_\_\_\_\_

Ҳамагӣ дар як рӯз \_\_\_\_\_  
(маблағи қабулкарда бо ҳарфҳо)

Хазинадори масъул \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Мудири хазина \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Сармуҳосиб ё шахси масъули муҳосибот \_\_\_\_\_

Замимаи № 7  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

## ФЕҲРИСТИ КОРИ ХАЗИНАДОРОНИ ХАЗИНАИ БОЗШУМОРИ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ с.20 \_\_\_\_\_

Ному насаби хазинадор	Арзиши пулҳои қоғазӣ	Миқдори бастаҳои қабулкарда ва халтачаи тангаҳо	Маблағ бо рақам	Миқдори бастаҳои коркардшуда	Маблағ бо рақам	Пулҳои коршоям ё фарсуда
-----------------------------	----------------------------	--	-----------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------


Нозир:

**ш.0482145** Замимаи №8 ба  
Дастурамали №227 “Оид ба корҳои хазинавӣ  
дар Бонки миллии Тоҷикистон ва  
ташкilotҳои қарзии молиявӣ”

САНАДИ № \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ с.20 \_\_\_\_\_  
дар хусуси бешомад, камомад,  
(пулҳои) корношоям, шубҳанок  
дар бастабандии

ш.Душанбе  
пулҳои қоғазӣ дар  
баста(ҳо), танга(ҳо) дар халтача(ҳо)

(номи муассисаи чопи пул, Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии молиявӣ)

Санади мазкур  
дар

(номи Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии молиявӣ)  
дар ин хусус тартиб дода шуд, ки

(ному насаби хазинадори бозшуморикарда)

дар  
хузури

(ному насаби корманди хазинавии Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии молиявӣ)  
дар бастаи № \_\_\_\_\_ бо бастабандии беосеб, осебдида  
дар халтачаи № \_\_\_\_\_

(ному насаби хазинадоре, ки дар бастабандии ӯ камбудӣ ошкор шудааст)

бешомад, камомад,  
корношоям, шубҳанок

бо муҳри сурбии беосеби №  
бо нақши клишеи беосеб №

бо бандаки беосеб  
бо бандаки осебдида

бешомад, камомад,  
корношоям, шубҳанок  
пулҳои қоғазӣ, танга(ҳо)-и

(миқдор бо рақам ва ҳарфҳо)  
арзишаш (он) \_\_\_\_\_ - ро ба маблағи \_\_\_\_\_

(маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

ошкор намуд.

Бастаи нишондодашуда ба миқдори \_\_\_\_\_ даста, ки аз он бешомад, камомади пулҳои қоғазӣ, пулҳои қоғазии корношоям ё шубҳанок ошкор гардид, танга аз халтача, ки аз он тангаи корношоям, шубҳанок аз тарафи хазинадор \_\_\_\_\_

(ному насаб)

дар ҳузури \_\_\_\_\_ такроран пурра бозшуморӣ шуд ва

(вазифа, ному насаб)

бешомад, камомад \_\_\_\_\_ пулҳои қоғазӣ, (тангаҳо) ба маблағи \_\_\_\_\_  
корношоям, шубҳанок \_\_\_\_\_ (маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

тасдиқ гардид.

**Ба санад замима мегардад:**

- рӯйбаст
- дастабандӣ аз дастае, ки камбудӣ ошкор шудааст
- гирехбанд (:) бо муҳри сурбӣ (бастабандии полиетиленӣ бо накшҳои клише), ки дар он камбудӣ ошкор шуд.

**Имзоҳо:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Замимаи № 9  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ с.20 \_\_\_\_\_

ш. Душанбе

С А Н А Д И № \_\_\_\_\_

Тартиб дода шуд дар ин хусус, ки ҳангоми бозшумории пулҳои қоғазии  
коршоями/фарсудаи бастабандии хазинадори

\_\_\_\_\_ (номи ташкилоти қарзии молиявӣ)

\_\_\_\_\_ (ному насаби хазинадор)

пулҳои фарсудаи/коршоями

арзишашон \_\_\_\_\_ ба миқдори \_\_\_\_\_

ба маблағи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (бо рақам ва ҳуруф)

ошкор карда шуд.

Ба санад маводи бандубаст замима мегардад.

Хазинадори Хазинаи марказии

Бонки миллии Тоҷикистон

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (ному насаб)

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (ному насаб)

Дар ҳузури:

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (ному насаб)

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (ному насаб)

Замимаи № 10  
ба Дастурамали № 227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

(Бонки миллии Тоҷикистон ё номи ташкилоти қарзии молиявӣ)

### МАЪЛУМОТНОМАИ

хазинадори хазинаи хароҷот дар хусуси маблағи пулҳои нақди додашуда ва  
маблағи зери ҳисоб гирифташуда  
дар «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ с. 20\_\_

Зери ҳисоб

(маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

\_\_\_\_\_ гирифта шуд

Ному насаби кормандони амалиётӣ	Миқдори хуҷҷатҳо	Маблағи хароҷот	Имзои кормандони амалиётӣ
Ҳамагӣ:			

Бақияи пул дар охири рӯз

(маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

Хазинадор \_\_\_\_\_

Мудири хазина \_\_\_\_\_

(имзо, ному насаб)

Замимаи №11  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва  
ташкilotҳои қарзии молиявӣ”

(Бонки миллии Тоҷикистон ё номи ташкилоти қарзии молиявӣ )

МАЪЛУМОТНОМАИ ҚАМЪБАСТӢ



ДАР ХУСУСИ  
МУОМИЛОТИ ХАЗИНАВЌ

дар «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ с. 20\_\_\_\_\_

	Микдори ҳуҷҷатҳо	Маблағ
Воридоти якрӯза		
Хароҷоти якрӯза		

Мудири хазина \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Муқоиса шудааст:

Сармуҳосиб \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Замимаи № 12  
ба Дастурамали №227 “Оид ба  
корҳои хазинавӣ дар Бонки миллии  
Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии  
молиявӣ”

САНАДИ \_\_\_\_\_  
муоинаи пулҳои нақд

Тартиб дода шуд дар он хусус, ки «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 20\_\_ аломат  
(хо)-и пулие, ки ҳангоми бозшумории пули нақди аз

\_\_\_\_\_ (ном)

қабулгардида ошкор карда шудааст(анд), барои муоина ворид гаштааст(анд).

Муоинаи гузаронидашуда муқаррар намуд, ки аломат (ҳо)- и пули нақди зерин:

\_\_\_\_\_ (арзиш ва мушаххасот нишон дода шавад)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ҳақиқӣ, ғайрипардохтӣ, дорои нишонаҳои қалбақӣ (зарурати муоинаи иловагӣ) доништа шудааст (анд).

Асос: \_\_\_\_\_  
Мудири хазина, мутахассиси муоинаи аломатҳои пулии  
Банки миллии Тоҷикистон \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Замимаи № 13  
ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
хазинавӣ дар Банки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

### САНАДИ

супоридани пулҳои қалбақӣ

\_\_\_\_\_ дар \_\_\_\_\_ СИМОИ

(Банки миллии Тоҷикистон ё номи ташкилоти қарзии молиявӣ)  
(вазифа, ному насаб) \_\_\_\_\_ бо иштироки муҳосиб

\_\_\_\_\_ (ному насаб)  
пулҳоеро, ки нишонаҳои қалбақӣ доранд, мувофиқи рӯйхат ба \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дар СИМОИ \_\_\_\_\_

(мақомоти корҳои дохилӣ) \_\_\_\_\_ (шахси мансабдори мақомоти корҳои  
дохилӣ)

\_\_\_\_\_ супорид.

### РҶҲАТ

Банки	Арзиш	Соли	Силсила	Мушаххасоти	Аз кӣ ва
ношир	(номинал)	барориш		рақам	кай ворид

шудааст

ЗАМИМА: пулҳо ба миқдори \_\_\_\_\_

Намояндаи Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии молиявӣ

\_\_\_\_\_  
 (имзо) (ному насаб)  
 МУҲОСИБ \_\_\_\_\_  
 (имзо) (ному насаб)

Ҷ.М.

Намояндаи мақомоти корҳои дохилӣ

\_\_\_\_\_  
 (имзо) (ному насаб)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ соли \_\_\_\_\_.

Замимаи № 14  
 ба Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
 ҳазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
 ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

Бонки миллии Тоҷикитон « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ с. 20 \_\_\_\_\_

### РҶҲАТИ

пулҳои нақди ба муоина фиристодашаванда

№№ б/т	Арзиш	Силсила ва рақам	Миқдор

Маблағи умумии пулҳои нақде, ки ба муоина фиристода мешаванд,  
 \_\_\_\_\_ сомониро  
 (бо рақам ва ҳарфҳо)

ташкил медиҳад.

Сардор \_\_\_\_\_  
 (имзо, ному насаб)

Сармуҳосиб \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Мудири ҳазина \_\_\_\_\_  
(имзо, ному насаб)

Замимаи № 15 ба  
Дастурамали №227 “Оид ба корҳои  
ҳазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон  
ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ”

\_\_\_\_\_ (Бонки миллии Тоҷикистон ё номи ташкилоти қарзии молиявӣ)

Муҳлати нигоҳдорӣ 10 сол  
Намои \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои ҳазинавӣ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ с.20 \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои ҳазинавии воридот, рақами ҳисоб, миқдор \_\_\_ адад с. \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои ҳазинавии хароҷот, рақами ҳисоб, миқдор \_\_\_ адад с. \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои ҳазинавии воридот, рақами ҳисоб, миқдор \_\_\_ адад с. \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои ҳазинавии хароҷот, рақами ҳисоб, миқдор \_\_\_ адад с. \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои муҳлати нигоҳдориашон дигар гирифта шуд:

Ҳуҷҷатҳои воридот миқдор \_\_\_\_\_ адад с. \_\_\_\_\_

Ҳуҷҷатҳои хароҷот миқдор \_\_\_\_\_ адад с. \_\_\_\_\_

Мудири ҳазина  
(Сарҳазинадор) \_\_\_\_\_

Ҳазинадор \_\_\_\_\_

Санҷиш гардид: Сармуҳосиб \_\_\_\_\_

